



# МИНБАРИ ХАЛҚ

www.tribun.tj  
E-mail: minbarihalk@bk.ru

8 сентябрь  
соли 2015,  
сешанбе,  
№37 (1016)

НАШРИЯИ МАРКАЗИИ ҲИЗБИ ХАЛҚӢ ДЕМОКРАТИИ ТО҆ЦИКИСТОН

Субхи 6 сентябр  
Президенти Ҷумхурии  
Тоҷикистон Эмомалӣ  
Раҳмон бо мақсади  
шиносой бо вазъи  
зиндагии мардум,  
ифтиҳои як қатор  
иншооти иҷтимоию  
саноатӣ ва оғоз  
бахшидан ба корҳои  
соҳтмонӣ дар як зумра  
иншооти дигар ба шаҳри  
Ваҳдат ташrif овард.

Дар даромадгоҳи шаҳри Ваҳдат со-  
кинони он Сарвари давлат Эмомалӣ  
Раҳмонро бо эҳтироми хоса ва гарму са-  
мими истиқбол гирифтанд.

Боздид аз шаҳри Ваҳдат бо ифтиҳои  
роҳи мошингарди шоҳроҳи Ваҳдат - Фай-  
зобод, ки ба тозагӣ навсозӣ шудааст, оғоз  
ёфт.

Сипас Сарвари давлат Эмомалӣ  
Раҳмон бо гузоштани сангӣ асос ба соҳт-  
мони бинои Шуъбаи Вазорати корҳои до-  
хилий дар шаҳри Ваҳдат оғоз бахшид.

Иншооти мазкур дар кӯчаи Исмоили  
Сомонии шаҳр бунёд шуда, ба гайр аз би-  
номи асосӣ дар ҳудуди иншоот нуқтаи гузар-  
гоҳ, таваққуфоҳ барои мошинҳои корманд-  
он, майдончони варзишӣ пешбинӣ шудааст.

Президенти мамлакат Эмомалӣ Раҳмон  
дар чамоати деҳоти Гулистон боғчайи  
кӯдаконаи "Бону" -ро, ки аз тарафи со-  
ҳибкор Мурод Сафаров бунёд гардида-  
аст, ифтиҳои намуд.

Дар шафати боғчайи "Бону" толори  
наву замонавӣ бо 400 ҷой соҳта шудааст,  
ки барои ин иқдом низ Президенти мам-  
лакат ба соҳибкор изҳори сипос кард.

Имрӯz ҳамчунин Президенти мамлакат  
Эмомалӣ Раҳмон як кӯдакистони дигарро,  
ки аз ҷониби соҳибкор Ҳамза Фо-  
зилов соҳта шудааст, ба истифода дод.

Баъди шиносой бо шароити муассисаҳои  
муосири томактабӣ Президенти мамлакат  
ба соҳибкорон барои ин иқдоми ватандӯсто-  
наашон миннатдорӣ карда, баҳри анҷоми  
ин кори ибратбахшашон баҳои баланд дод.

Бояд тазаккур дод, ки дар маҷмуъ дар  
шаҳри Ваҳдат 150 муассисаи таълими  
фаъолият намуда, дар онҳо 3290 нафар  
омӯзгорони болаёқату соҳибхитисос ба  
62 ҳазор 903 нафар фарзандони меҳнат-  
кашон илму маърифат меомӯзанд.

Дар 17 кӯдакистони шаҳр бошад, са-  
дҳо нафар кӯдакон ба нигоҳубин ва таъ-  
лиму тарбия фаро гирифта шудаанд.

Президенти мамлакат Эмомалӣ  
Раҳмон дар чамоати деҳоти Гулистон бо  
буриданни лентай рамзӣ ба фаъолияти  
Мактаби миёнаи таҳсилоти умумии рақа-  
ми 132 низ асос гузошт.

## ИСТИҚБОЛИ ШОИСТАИ ҶАШНИ ИСТИҚЛОЛИЯТ

Сафари кории Президенти кишвар ба шаҳри Ваҳдат



Соҳтмони мактаб дар даврони  
Шӯравӣ оғоз гардида, бунёди он бо са-  
баби нооромиҳои кишвар ва баъдан бо  
сабаби нокифояғии маблагҳои бучавӣ ба  
таъҳир афтода буд. Он аз 51 синғоҳона,  
озмоишгоҳоӣ бо технологияҳои замон-  
авӣ муҷаҳҳаз, маҷлисгоҳ, толори кито-  
хонӣ, ошхонаи барҷаво, инчунин синғоҳо-  
наҳоӣ алоҳида барои ташаккули завқи  
зебоигарастии кӯдакону наврасон иборат  
буда, дар як баст 1176 нафар хонандаро  
ба таҳсил фаро мегирад.

Сарвари давлат Эмомалӣ Раҳмон бо шумораи зиёди омӯзгорону хонандагон ва фаъолони шаҳр  
мулоқоти судманд доир намуд.

Дар синғи омӯзиши ҳунарҳо Сарвари  
давлат ба дӯҳти либосҳои миллӣ, ки  
ҳуди дуҳтарони синғҳои болой омода

кардаанд, баҳои баланд дода, онҳоро ба  
омӯзиши ҳунарҳои миллӣ, илм ва забо-  
нҳои хориҷӣ ҳидоят кард.

Дар арафаи ҷаҳони 24 - солагии Истиклолияти давлатӣ мавриди истифода  
қарор гирифтани мактаб тӯҳфаи аранзан-  
даи Сарвари давлат Эмомалӣ Раҳмон ба  
фарзандони меҳнаткашони шаҳри Ваҳ-  
дат арзёбӣ гардид.

Дар мактаби нав Сарвари давлат  
Эмомалӣ Раҳмон бо шумораи зиёди омӯз-  
горону хонандагон ва фаъолони шаҳр  
мулоқоти судманд доир намуд.

Ҳуди ҳамин рӯз Президенти мамлакат  
Эмомалӣ Раҳмон ба оғози фаъолияти  
Корхонаи сementbarorii Ҷамъияти  
Дори Масъулияташ Маҳдуди "Тоҷ-Чай-  
на-2013" асос гузошт.

Корхонаи сementbarorii "Тоҷ-Чай-  
на-2013" аз тарафи ширкати «Ёқут -  
2000» бо ҷалби сармояи хориҷӣ бунёд  
карда шуд. Иқтидори истеҳсоли солонаи  
он 1 миллиону 200 ҳазор тонна сement  
буда, дар як баст 400 нафар мутахассиси  
маҳалӣ бо ҷойи кор таъмин шудааст.

Сарвари давлат Эмомалӣ Раҳмон ба  
роҳбарияти ширкат супориш дод, ки 99  
фоизи кормандон аз ҳисоби мутахассисон  
маҳалӣ бо кор ҷалб карда шавад.

Баъди ифтиҳои корхона дар ҳамин ҷо  
Президенти мамлакат Эмомалӣ Раҳмон  
дар назди коргарон мутахassisон сухан-  
ронӣ намуда, оғози фаъолияти ин коргоҳи  
саноатиро табрик намуд.

саҳ. 2 ➤

# ИСТИҚБОЛИ ШОИСТАЙ

## ЧАМЬОМАДИ ТАНТАНАВЙ БА ИСТИҚБОЛИ 20-УМИН СОЛГАРДИ ТАЪСИСИ ГВАРДИЯИ МИЛЛӢ

Рӯзи 4 сентябри соли равон бо иштироки Президенти Чумхурии Тоҷикистон, Сарфармондехи Олии Қувваҳои Мусаллаҳи кишвар Эмомали Раҳмон ба истиқболи 20-умин таъсисёбии солгарди Гвардияи миллии Чумхурии Тоҷикистон чамъомади тантанавӣ баргузор гардид.

Сарвари давлат Эмомали Раҳмон таъсиси афсану сарбозони Гвардияи миллӣ ва кулли мардуми кишварро бо 24-умин солгарди Истиқполияти давлатии Чумхурии Тоҷикистон ва 20 - солагии таъсисёбии Гвардияи миллӣ табрику таҳният гуфта, ба онҳо дар ҳимояи амнияти оромии давлати соҳибистикӯли Тоҷикистон матонату шӯроат ва маҳорату кордонӣ таманно намуд.

Таъкид гардид, ки имрӯз ба таъсисёбии Гвардияи миллӣ Тоҷикистон, ки дар қатори дигар ниҳодҳои давлатдорӣ ва соҳтору мақомоти низомӣ яке аз беҳтарин самароҳои истиқполият буда, ҷузъи муҳими Қувваҳои Мусаллаҳи кишвари соҳибистикӯли маънавӣ ба ҳисоб меравад, бист сол пур мешавад.

Аз солҳои аввали таъсисёбии Гвардияи миллӣ Сарвари давлат Эмомали

Раҳмон ёдовар шуда, таъкид намуд, ки: "мо ин воҳиди низомиро дар даврае таъсис додем, ки кишварамон дар вазъи ниҳоят вазнину ҳассос қарор дошт. Бинобар ин, ҳайати шахсии Гвардияи миллӣ дар марҳалаи аввали ташаккулебии худ дар баробари дигар соҳторҳои низомӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқӯқ роҳи хеле душвору сангин, вале пуршарафро сипарӣ карда, номи пурифтиҳори гвардиячиро бо нишон додани намунаҳои беҳтарини часорату ҷавонмардӣ ҳифз намуд".

Шуҷоату мардонагии гвардиячиёни тоҷик идомаи корнамоишу фидокории ҳазорон нафар родмардони сарзамини аҷдодиамон мебошад, ки хизмат кардан ба марзу буҷро рисолати мардонаву мөхандустона ва хизмат ба падару модар мединистанд.



Ҳукумати мамлакат дар доираи сиёсати бобарори иҷтимоӣ ба беш аз 500 оилаи хизматчиёни ҳарбии Гвардияи миллӣ манзили истиқоматӣ тақдим намуд.

Дастгириву ғамҳориҳои давлату Ҳукумати хизматчиёни ҳарбии Гвардияи миллӣро водор месозанд, ки барои баланд бардоштани интизоми ҳарбӣ, хизмати содиқона ба Ватан ва мардуми кишвар, риояи

Конститутсия ва иҷрои вазифаҳои масъулӣянику пуршарафи худ дучанд саъю кӯшиш намоянд.

Дар охир суханронӣ Президенти мамлакат Эмомали Раҳмон бори дигар таъкид намуд, ки «шумо афсану сарбозони Гвардияи миллӣ идомадиҳандагони кору пайкори ҳазорон нафар родмардони шӯроати Ватани азизамон ҳастед».

## МИР САЙИД АЛИИ ҲАМАДОНӢ: ДОНИШМАНД ВА МУТАФАККИРИ ШАРҚ



Президенти Чумхурии Тоҷикистон Эмомали Раҳмон таърихи 5 сентябри соли равон дар Симпозиуми байнамилалии илмии «Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ: донишманд ва мутафаккири Шарқ» ва намоишгоҳи V-уми байнамилалии китоб, ки дар Театри давлатии академии опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ ба муносибати 700-солагии Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ доир гардид, иштирок ва суханронӣ кард.

Симпозиумро бо сухани муқаддимавӣ Президенти Академияи Илмҳои Чумхурии Тоҷикистон академик Фарҳод Раҳимӣ оғоз намуда, сипас суханро ба Президенти Чумхурии Тоҷикистон Эмомали Раҳмон дод.

Зимни суханронии пурмӯҳтаво Сарвари давлат Эмомали Раҳмон нахуст кулли мардуми шарифи Тоҷикистон ва иштирокчони чорабиниро ба муносибати таҷулии 700 - солагии шоир ва мутафаккири барҷастаи тоҷику форс Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ ва ифтитоҳи Симпозиуми байнамилалӣ оид ба шинохти шахсият ва мақому мартабаи ин орифи равшанзамир самимона табрик намуда, ҳуҷури олимону донишмандонеро, ки бо мақсади ширкат дар ин ҳамоши илмӣ аз дуру наздик ба кишвари мо ташиф овардаанд, ҳайрамақдам гуфт.

Зимни суханронии худ Президенти мамлакат Эмомали Раҳмон дар бораи тарҷуманӣ ҳоли Ҳамадонӣ, шахсият ва осори ў, андешаҳои ирфонӣ дар рисолаҳояш, бузургдошти мартабаи барбории бародарии одамон, эҳсону муруvvat, нақши илму маориф ва маърифатнокии аҳолӣ аз назари Ҳамадонӣ, тарғиби сулҳо оромиш, фарҳанги сулҳ ва таҳammulgарӣ, инчунин хизмати Ҳамадонӣ дар рушди забони тоҷикӣ андешаҳои ҷолибу асосноки илмӣ баён намуд.

Аз ҷумла таъкид гардид, ки: «Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ бо осори гаронбаҳои худ, ки асоси онҳоро дарки дурусти масъа-

лаҳои фалсафию ҳикмат ва ахлоқу адаб ташкил медиҳанд, дар тамаддуни Шарқ мақоми барҷаста дорад. Вай, пеш аз ҳама, мақому манзalati инсонро ҳамаҷониба таҳқiq карда, нақши ўро дар ташаккул ва густариши амалҳои солеҳу созанд ба босураҳи донистааст».

Пеш аз истиқполияти давлатӣ ба шахсият ва осори Амири Ҳамадонӣ як гурӯҳи хурди олимони ва донишмандон шиносоӣ доштанд.

Аммо баъди соҳибистикӯл гардидани Тоҷикистон ва бо ташабbusi Ҳукумат доир гардидани ҷашни 680 - солагӣ ва имсол 700 - солагии ин шахсияти бузург номи Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ вирди забони хурду бузург шуда, мақому мартабааш шуҳрати арзандаву сазовор пайдо кард.

Имрӯзҳо осори ў ба забонҳои мухталифи дунё чоп шуда, ақидаҳои инсондӯсто-

нааш писанди дӯстдорони ҳикмату адаб ва ирфону тасаввуғ гардидаанд, ки иштироки олимони ҷандон кишвари дунё дар ҷашнвораи имрӯза далели гуфтаҳои болост».

Президенти мамлакат Эмомали Раҳмон дар бораи осори гаронарзиши Алии Ҳамадонӣ ёдовар шуда, таъкид намуд, ки: «Махсусан, дар рисолаҳои «Қашғ-ул-ҳақоқӣ», «Кӯддусия», «Шарҳи фусус-ул-ҳикам», «Рисолаи ақлия», «Рисолаи вуҷудия», «Рисолаи маърифати нағси инсонӣ» ва осори дигараш ақидаҳои фалсафиҳои худро дарҷ намуда, сифатҳои поку ҳамидаи инсонро ҳамчун меҳвари коинот тавзех додааст».

Маърифат барои Ҳамадонӣ воситаи ба даст овардани илму дониш, малакаву маҳорат, завқу истеъодд ва шуҷоату қаноат, инчунин пояи сабру эҳсон ва зуҳду тавба дар роҳи тариқат мебошад.

Дар охир Сарвари давлат Эмомали Раҳмон изҳор дошт, ки: «Дар кишвари мо доир шудани Симпозиуми байнамilalii илмӣ ба хотири бузургдошти шахсияти Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ ва осори ў аз аҳамияти маҳсус барҳурдор мебошад».

Бовар дорам, ки дар ин ҳамоишӣ пажӯшишаронӣ паҳлуҳои норавшани осор ва афкори ин мутафаккири бузургро баррасӣ карда, саҳми арзандай ўро дар ташаккуli тамадduни башарӣ бори дигар воқеъбинona равшан менамоянд».

Баъди андешаронии Президенти Чумхурии Тоҷикистон Эмомали Раҳмон Раиси Фарҳангистони забон ва адаби форсии Чумхурии Исломии Эрон Ҳаддоди Одил, Шариф Ҳусейн Қосимӣ - профессори Донишгоҳи Дехтӣ, Сайид Иброҳими Ҳикмат - Раиси Донишгоҳи Балхи Чумхурии Исломии Афғонистон, Навшоҳӣ Ориф - профессори Донишгоҳи Исломобод ва Франсис Ричардс - профессори Донишгоҳи Париж, узви хориҷии Академияи илмҳои Чумхурии Тоҷикистон суханронӣ карданд.

Дар баромадҳои хеш олимони кишварҳои ҳориҷ пеш аз ҳама барои ташабbusi инсонdӯstona ва қadrshinoosi гиромidostti оlimonu orifoni millatasi toҷik ба Prezidenti Chumxurii Toҷikiiston Emomali Rahmon izҳor shod, kи: «Dar kishvar mo doir shudani Simpoziumi bainamillalii ilmii ba hotiri buzurgdosti shahsияti Mir Sayid Alii Hamadonii va osori o' az ahomiyati mahsus barhurdor meboшad».

Bavar doram, ki dar in hamoishishegaronӣ paҳluҳoi noravshani osor va afkorin mutofakkiri buzurgro barrasӣ karada, saҳmi arzandai ūro dar tashakkuli tamadduni bashedarӣ bori digar voqeъbinona rawshan menamoyand». Baъdi andesharioni Prezidenti Chumxurii Toҷikiiston Emomali Rahmon Raisi Farhangistoni zabon va adabi forsi Chumxurii Islomi Erон Haddodi Odil, Sharif Husseyn Qosimӣ - professori Donishgoҳi Deҳtӣ, Sayid Ibrohim Ҳikmat - Raisi Donishgoҳi Balxi Chumxurii Islomi Afgoniston, Navshoҳӣ Orif - professori Donishgoҳi Islomobod va Francis Richards - professori Donishgoҳi Pariz, uzvi xorijii Akademiyasi ilmҳoи Chumxurii Toҷikiiston suhanroniӣ karand.

Dar baramadҳoҳi xesh olimoni kishvarҳoҳi horiҷ pesh aз ҳama boroi tashabbusi insondӯstona va қadrshinoosi gironmidostti olimonu orifoni millatasi toҷik ba Prezidenti Chumxurii Toҷikiiston Emomali Rahmon izҳor shod, kи: «Dar kishvar mo doir shudani Simpoziumi bainamillalii ilmii ba hotiri buzurgdosti shahsияti Mir Sayid Alii Hamadonii va osori o' az ahomiyati mahsus barhurdor meboшad».

Dar kori simpozium, ki tayi du rӯz dar shaҳri Dushanbe doir garid, olimonu muҳakkikoni besh aз 25 kishvari olam ištirok va bo maъruzaҳo baramad karand.

Pesh az ogozisi kori simpozium namoishgoҳi V - umi bainamillalii kitobi Dushanbe barazgor garid.

Dar namoishgoҳi 79 shirkati noшири az 9 davlati ҷaҳon va Toҷikiiston ištirok doшtand.

Dar in chumla 200 ҳazor nomgӯ va 50 ҳazor adad kitob ba maъraz gusoшta shuda bud.

# ЧАШНИ ИСТИҚЛОЛИЯТ

БУНЁДИ БИНОИ РАЁСАТИ  
КОНСУЛГАРИИ

ВАЗОРАТИ КОРҲОИ ХОРИЧӢ

Субхи рӯзи 7 - уми  
сентябр Президенти  
Ҷумҳурии Тоҷикистон  
Эмомали Раҳмон дар  
шахри Душанбе барои  
бунёди бинои Раёсати  
Консулгари Вазорати  
корҳои хориҷӣ сангӣ  
асос гузошт.

Ин иншоот дар маркази шаҳри  
Душанбе дар замини масоҳаташ  
1937 метри мураббъа бунёд  
гардида, аз 9 ошёна иборат ҳоҳад  
буд.

Сарвари давлат Эмомали  
Раҳмон ба соҳтмончиён дастур  
дод, ки бино бо сифати хуб дар  
муҳлати 1 сол то ҷаҳни 25 - солагии  
Истиқлолияти давлатии ҷумҳурӣ  
соҳта шавад.

Зимни шиносой бо тарҳи  
лоиҳа ба Сарвари давлат  
Эмомали Раҳмон иттилоъ до-  
данд, ки Раёсати консулгари бо  
тарҳи зебои мемории миллӣ ва  
бо сангҳои ороишӣ бо фароҳам  
овардани тамоми шароитҳои ба-  
рои кор мусоид, соҳта мешавад.

Дар нохияи Шоҳмансури  
пойтахт бошад Сарвари  
давлат Эмомали Раҳмон  
Муассисаи таҳсилоти миёнаи  
умумии рақами 100 - ро ба  
истифода дод.

Корҳои навсозӣ дар мактаби  
мазкур 11 марта соли 2015-ум  
оғоз гардида, 17 августи соли 2015  
ба аҷом расид. Мактаби душошё-  
на барои 1480 ҷой дар ду баст  
пешбинӣ шуда, аз 33 синфона, 2  
толори навбунёди варзишӣ бо 420  
ҷойи нишаст иборат мебошад.

Баъди пурра ба истифода  
додани мактаб беш аз 60 нафар  
бо ҷойи кори доимӣ таъмин шуда-  
анд.

Зимни шиносой Сарвари  
давлат Эмомали Раҳмон дар син-  
фонаҳои барҳавву замонавӣ бо  
шароити таълим аз наздик шинос  
шуда, бо ҳонандагон сӯҳбати са-  
мимӣ доир намуд.

Дар рафти шиносой Прези-  
денти мамлакат Эмомали Раҳмон  
бо фаъолияти синфонаи назора-  
ти интерактивии ҷамъияти, ки  
ҳамзамон ба низоми ягонаи идо-  
ракунӣ дар соҳаи маориф пайваст  
аст, шинос шуд.

Ин нуқтаи идоракунӣ, ки мар-  
кази маҳсуси иттилоотӣ мебошад,  
пурра бо системаи ягонаи идора-  
кунии соҳаи маориф пайваст буда,  
ҷараёни дарс, рафтари толибии  
момон ва иртиботи пайвастаи воли-

## БОЗ ЯК МАКТАБИ НАВ ДАР ПОЙТАХТ

дайнро бо ин муассисаи таълими  
таъмин менамояд, ки мутобиқ ба  
низоми муосир бо охирин техникии  
рақамӣ муҷаҳӯз шудааст.

Баъди ифтитоҳи бинои мак-  
таб дар ҳамин ҷо Президенти  
мамлакат Эмомали Раҳмон дар  
назди омӯзгорону ҳонандагон ва  
фаъолони нохияи Шоҳмансur сӯ-  
ҳаронӣ карда, оид ба дастирии

ҳамаҷонибаи Ҳукумати мамлакат  
барои рушди соҳаи маориф ва  
бехдоши сатҳи таълиму тарбия,  
ҷалби фарзандон ба таҳсил анде-  
шаронӣ намуд.

Сарвари давлат ба соҳтмон-  
чиён барои иҷрои корҳои босифат  
баҳои баланд дода, изҳор дошт,  
ки дар даврони соҳибистиқполӣ  
дар ҷумҳурӣ шумораи мактабҳои

типи нав афзоиш меёбад. Ин им-  
кон медиҳад, ки шароити таъли-  
му тадрис беҳтар гардида, волидон  
аз рафти донишомӯзи фар-  
зандон оғоҳ мегарданд.

Устодону ҳонандагон дар на-  
вбати худ ба Сарвари давлат ба-  
рои дастирии ҳамаҷонибаи ғам-  
хориҳои падарона изҳори сипосу  
қадрдонӣ карданд.



## ИФТИТОҲИ ФАБРИКАИ ДҖАЗАНДАГӢ ДАР ШАҲРИ ДУШАНБЕ

Дар шаҳри Душанбе Президенти мамлакат Эмомали  
Раҳмон фабрикаи дӯзандагиро, ки бо ташабbusi  
соҳибкорони маҳаллӣ бунёд шудааст, ба истифода дод.

Сехи нави дӯхти сару либоси мак-  
таби бо иқтидори солонаи 24 ҳазор  
адад костюми писаронаю 60 ҳазор  
адад либоси дуҳтарона дар заминаи  
Ҷамъияти Дорои Масъулияташ Маҳду-  
ди "Иттиҳодияи истеҳсолии Насосии  
тоҷик" бунёд шудааст. Ин 4 - умин сехи  
дӯзандагӣ дар Ҷамъияти дорои масъ-  
улияташ маҳдуди "Иттиҳодияи истеҳ-  
солии Насосии тоҷик" мебошад.

Таҷҳизоти корҳонаи навро соҳиб-  
корони маҳаллӣ аз қишварҳои пеш-  
рафтаи олам, аз қабили Олмон, Ҷе-  
хония ва Ҷумҳурии Мардумии Ҷин ворид  
кардаанд. Имсол корҳона барои таъ-  
мини сару либоси ягонаи мактабӣ бо  
134 мактаби таҳсилоти миёнаи уму-  
мии ҷумҳурӣ шартнома баста, беш аз  
28 ҳазор ҳонандаро бо либоси мактабӣ  
таъмин кард.



## ҲУНАРИСТОНИ ЗАМОНАВӢ

Президенти мамлакат Эмомали  
Раҳмон ҳамчунин дар Муассисаи давла-  
тии "Наврӯзги пойтахт" - и шаҳри Душанбе як ҳунаристони замонавиро ифт-  
тоҳ намуд.

Дар ошёнаи дуюми наврӯзгоҳ маркази  
муосир таъсис ёфтааст, ки дар он кор-  
гоҳи корҳонаҳои ҳунарҳои миллӣ ба ҳам  
омадаанд.

Фаъолияти ҳамаи ин корҳонаҳо ба  
рушди ҳунарҳои миллӣ равона гардида-  
аст ва шумораи умумии ҷойҳои нави корӣ  
дар ин марказ беш аз 350 нафарро таш-  
кил медиҳад.

Сарвари давлат Эмомали Раҳмон  
зимни шиносой бо фаъолияти корҳонаҳои  
дӯзандагии Суман, Ҳалима - 2015, Итти-  
фоқи ҳунармандони Тоҷикистон, рассо-  
мон, заргарон, қандакорон, тарроҳон,  
Ҷамъияти Дорои Масъулияташ Маҳдуди  
"Маръямбӣ" - и шаҳри Қурғонеппа, бунёди  
байнамилалии қосибон бо номи Ҳафтпайкар  
ва дастовардҳои дигари ҳунармандони чирадаст шинос шуда, ба  
онҳо барои эҳёи ҳунарҳои миллӣ, рушди  
фарҳанг, муаррифиҳи маданияти бою  
қадимаи ҳалқи тоҷик дар ҳориҷи мамлакат  
дастуру ҳидоятҳо дод.

## КОРҲОНАИ САНОАТИИ "ГУЛОБ" БА ФАЪОЛИЯТ ОҒОЗ КАРД

Дирӯз ҳамчунин дар шаҳри  
Душанбе Президенти  
мамлакат Эмомали Раҳмон  
Корҳонаи саноатии "Гулоб"-  
ро ба истифода дод.

Корҳонаи истеҳсоли обҳои ташнаши-  
кан аз ҷониби Ҷамъияти Саҳҳомии пӯши-  
даи "Оби Зулол" бо наасби таҷҳизоту техно-  
логияи замонавии нав оид ба истеҳсоли  
обҳои нӯшӯкӣ ва рангаи хуштамъи ташна-  
шикан соҳта шуд.

Таҷҳизоти истеҳсолӣ аз давлатҳои  
Италия ва Франсия ворид гардида, барои  
наасби он мутахassisон аз Италия, Швей-  
цария, Белгия ва Франсия ҷалб гардидаанд.

Хати нави технологӣ кудрати истеҳсол-  
ии обҳои рангаи ташнашиканро дар як соат  
бо төъдоди 20 000 асад доро мебошад.

Зимни боздид аз корҳона Сарвари дав-

лат Эмомали Раҳмон ба соҳибкорон дас-  
тур дод, ки пеш аз ҳама ба сифати ин на-  
муди маҳсулот аҳамияти ҷиддӣ диханд.

Дар корҳона имкони истеҳсоли зар-  
фҳои пластикӣ, таҷҳизоти тайёр намудани  
нӯшӯкӣ ва ғайра мавҷуд аст.

Ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот то ба 60  
млн. литр баробар буда, 350 нафар шаҳр-  
ванд бо ҷойи кори доимӣ таъмин мегар-  
данд.

Баъди шиносой бо шароити корҳона  
нав Президенти мамлакат Эмомали  
Raҳmon дар назди шумораи зиёди фаъоло-  
ни нохияи Исмоили Сомонӣ ва соҳибкор-  
ни ватанӣ сӯҳаронӣ кард.

Сарвари давлат ифтитоҳи корҳона  
нави саноатиро ба коргарон муборакбод  
гуфта, дар борай дастирии Ҳукумати мам-  
лакат аз рушди соҳибкорӣ дар қишиғар  
андешаронӣ кард.



# ИСТИКЛОЛИЯТ - АСОСИ РУШДИ ҲУҚУҚИ ИНСОН

**Нуфузи Ҷумхурии  
Тоҷикистон дар арсаи  
байналмилалӣ дар байнӣ  
соҳторҳои мӯътабари  
соҳаи ҳуқуқи инсон сол  
аз сол мустаҳкам  
мегардад. Аз ҷониби  
Ҷумхурии Тоҷикистон  
аксарияти кулли  
санадҳои байналмилалии  
соҳаи ҳуқуқи инсон ва  
дигарҳо ба тасвив  
расонида шудаанд.**

Моҳи октябрини соли 2011 мартобиав аввал Ҷумхурии Тоҷикистон дар Шӯро оид ба ҳуқуқи инсони СММ аз расмиёти Шарҳи умумии даврӣ гузашт. Мутобикин расмиёт ҳар як давлати аъзои СММ дар ҳар чор сол як мартобиба доир ба вазъи тамоми ҳуқуқи озодиҳои инсон дар кишварҳояшон ҳисобот медиҳанд ва барои беҳтар кардан вазъи ҳуқуқи ин-

сон ва бартараф кардан монеаҳо дар ин самт тавсияҳо мегиранд. Алҳол дар ҷумхурий барои аз расмиёти навбатии Шарҳи умумии даврӣ гузаштан омодагиҳои ҷиддӣ мебинанд. Бо ин мақсад ҷиҳати икрои тавсияҳои дар ҷаръи расмиёти пешниҳодшуда Нақши милий таҳҷиҳ ва тасдиқ шуда, соҳторҳои марбутаи давлатӣ баҳри икрои онҳо ҷидду ҷаҳд доранд.

Соли 2009 бо иқдоми Президенти Ҷумхурии Тоҷикистон мақомоти махсус дар соҳаи ҳуқуқи инсон - Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон таъсис дода шуд, ки фаъолияти он воситаҳои мавҷудаи ҳифзи ҳуқуқи озодиҳои инсон ва шаҳрвандро дар сатҳи милий пурра намуд.

Мақомоти мазкур бо мақсади икрои вазифаҳои асосии худ дар самти қабул ва баррасии муроҷиатҳои шаҳрвандон, тақмили қонунгузорӣ ва амалияи истифодаи он, санчиши риояи ҳуқуқи инсон, таҳлил ва омӯзиши ҳолатҳои риоя нашудани ҳуқуқҳо, ҳамкории мақомоти давлатӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ дар ҳифз ва пешрафти ҳуқуқи инсон, рушд ва ҳамоҳангозии ҳамкориҳои байналмилалӣ

дар соҳаи ҳуқуқи озодиҳои инсон, баланд бардоштани маърифатномаҳои шаҳрвандон оид ба ҳуқуқи инсон, ҷамъబаст ва пешниҳоди тавсияҳои фаъолиятиашро сол аз сол тақвият баҳшида истодааст.

Мавриди зикр аст, ки дар Дастгоҳи марказии Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон китобхона бо ҳизни наздики 3 ҳазор китобу адабиёти соҳаи ҳуқуқи инсон амал мекунад, ки ҳамасола бо маводҳои нав пурра мегардад ва аз ин ҳазинаи дар ҷумхурий нодир олимону донишҷӯён, кормандони

соҳа ба таври васеъ истифода менамоянд. Инчунин, "Аҳбори Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар Ҷумхурии Тоҷикистон" ҳамасола 4 маротиба ба забонҳои тоҷӣ ва русӣ омода ва чоп гардида, ба кормандони соҳа, иштирокчиёни семинару машваратҳо дастрас мегардад.

Ҳамкориҳои мақомоти Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон бо мақомоти давлатӣ ва ташкилотҳои ғайридавлатӣ, созмонҳои минтақаӣ ва байналмилалӣ сол аз сол тақвият мебедад. Айни за-

мон қабулгоҳҳои ин ниҳод дар вилояти Суғд дар шаҳрҳои Ҳуҷанду Исфара ва ноҳияи Айнӣ, дар вилояти Ҳатлон дар шаҳрҳои Қӯргонтеппаю Қӯлоб, ноҳияҳои Қубодиёну Қумсангир, дар ВМКБ дар шаҳри Ҳоруг ва дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумхурий дар шаҳрҳои Турсунзода, Рӯғун ва ноҳияи Рашт амал менамоянд.

**С. ФУЛОМОВ,  
роҳбари дастгоҳи Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар Ҷумхурии Тоҷикистон**



## Аз рӯзҳои саҳт ба даврони тинчию оромӣ

### Истиқлол ба мо ҷӣ дод?

Замоне аз 24 соли истиқлоли Тоҷикистон ёд мекунем, дар ибтидо рӯзҳои саҳту ноумедиҳои гузашта пеии назар меояд.

**Р**ӯзҳо не, балки моҳҳои солҳои вазнини ҷониши шаҳрвандӣ пеш назарам меояд. Ҳамон даврони беҳрабуту саргуме, ки бародарони ҳамҳун, фарзандони як милиат ва як мазҳаб, аз зиёй сар карда то мардуми омӣ, аз шоири нависандони ҷаҳон, аҳли фазл гирифта, то дехқону коргар дар сангарҳои мухолифат ва зидди якдигар камин гирифта буданду замони гуфтагӯшон силоҳ ва зӯрии таҳдид буд. Замоне буд пур аз даҳҳату ноумедиҳо, ки барои як пора нон, ғоҳе тамоми шаб дар кофтуку чӯстуҷӯ будем. Ҳоло ба гуфтани осон аст, ки ин ҳамаро ҷӣ гуна пушти сар гузаштем. Аммо дар ҳамон рӯзҳо ҳар лаҳза худо мегуфтаем, ки ин рӯзҳои наҳс тезтар гузаранд, барои мову аҳли оилаамон ҳар ҷӣ зудтар оромӣ пеш ояд. Тинҷиву осоиштагӣ ягони чиз буд, ки тамоми ҷомеа орзӯшро мекард. Ҳар рӯз интизори он будем, ки дар телевизор ва радио ҳабари ба ҳам омадан, яқдигар ғарфаҳиму оштӣ ва сулҳу салоҳи ин миллати ҷабрiddаро шунавем.

Мавриди зикр аст, сардори давлат дар ин муддат пас аз ба эътидол омадани вазъи сиёсии иҷтимоӣ, ҳамзамон бо роҳандозии муносибатҳои солими ҳориҷии иқтисодиву фарҳанѓӣ, дар амри муборизаи яқҷо бар зидди терроризм, ифраттаройи ҷаҳонӣ дигари созмонёfta бо қишинҳои дигари дунё ҳамроҳ шуд.

Сарвари давлати тоҷикон бо иштирок дар конференсияву симпозиумҳои байналмиллалӣ, сӯханрониҳо аз минбарҳои нишастҳои ҷониши шаҳрӣ ва дар ҷаласаҳои созмонҳои бонуфузи байналмил-

лалӣ, инчунин дар дидору музоқираҳо бо сарони мамолики абақруదати ҷаҳон ба унвони як қишивари комилхӯқ, дар сатҳи баробар ва бо ҳимоят аз арзишҳои милий сӯхан гуфтани озодиҳои инсон ва шаҳрванд ҳамчун арзишҳои олии таъаддуни башарӣ низ корҳои зинёde ба сомон расонида шуд. Аз ҷумла, қабули Конституцияи (Сарқонуни) Ҷумхурии Тоҷикистон, таҳҷиҳ ва тасвиби садҳо қонунҳои дигар, ки имрӯз ба тадриҷ мавриди амал қарор мегиранд, таъсиси парламенти иборат аз ду маҷлис: МН ва ММ Маҷлиси Олии Ҷумхурии Тоҷикистон аз дигар иқдомоти муассис дар ин замини мебошад.

Бамаврид аст, таъқид қунам, ки давлате дар он қонунҳо амал намекунанд ва ё қонунҳо барои манфиати гуруҳҳои алоҳидони ҷомеаи он сарфи назар карда шавад, дер ё зуд ба инқиroz дучор мешавад. Қонунҳо на барои он таълиф ва таҳҷиҳ мегарданд, ки мо аз таъедди зиёди он фаҳр намоем, балки ба он хотир навишта мешаванд, ки дар ҷомеаи роҳнамо башанд, равандҳоро таҳсил қунанд ва волоятишонро таъмин намоянӣ. Ҳар яке аз мо ба дурустӣ вазифаҷадор астин қонунҳоро риоя қунад.

Ба гузашта назар андоҳа ба рӯйдодҳо баҳо додан дар баъзе мавриди басе осон аст. Вале, таҳлили вазъи иҷтимоӣ ва иқтисодии ҷомеаи нишон медиҳад, ки на ҳама ҷасорат ва ғайрати одилонау соғдилона, беғараз ва дуруст баҳо додан ба ҳар навъ таҳаввӯлот ва тағйиротро доранд. Барои

нигоҳи беғаразона доштан ба таърихи гузаштаи навин, рӯйдодҳои даврони Истиқлол ҳам матонату фаҳм лозим аст. Надониста, аз бефахмию ҷаҳолат ва ё дар сатҳи ниҳоят пасти ғурури милий баҳогузорӣ мушкил нест. Ғоҳе мебинем, ки фаҳми баъзеҳо дар сатҳи маҳал, кӯча, ноҳия, вилоят ва ҳаттоқавми буда, ки вабои домангирӣ миллиат ба яктау якру шудани ҷомеаи ҳалал мерасонад. Бо якравии ҷоҳилона намехоҳем, ки ҳадди ақал дар баъзе соҳаҳои зиндагӣ пешравии ҷомеааро бубинем, тағири ёфтани соҳти давлатдориро ҳисқунем, роҳҳои тақрор накардан он камбуҷиду ғонуншиканҳоро, ки рушди миллиатро ба 10 солаҳо қафо партофӣ, бо ҳам чӯстуҷӯ намуда биёбем. Баъзе мавриди чунин метобад, ки афроде аҳамияти таърихии байналмиллалӣ доштани кӯшиши ҷонбозиҳои Сарвари Давлат дар ҷиҳати расидан ба сулҳ ва оштиро намехоҳанд эътироф ва қадр қунанд. Дар ин ҳусус дигарон аз минбарҳои баланду бо нуфузи ташкилотҳои байналмиллалӣ сӯхан меронанд, онро таҷрибай хубу муносиб барои ба эътидол овардан ҷонғоҳи шаҳрвандӣ маънидод мекунанд, вале дар мо, фурсат, ки ёфтанд, ин ҳамаро инкор карданӣ мешаванд. Ба назарон, омили ин таҳҷо як ҷӣ, гароз баҳиҳӣ аст.

Гуфтани душвор аст, ки дар ҳудуди Иттиҳоди Шӯравии собиқ (ИДМ- имрӯза) олим ё мутаффакире бо эҷоди назарияи давлатдории соҳти нав машғул башад. Ҳар яке аз ин қишинҳо бо таваҷҷӯҳ ба шароиту имкониятҳои

худ ва бо дарназардошти вазъии дохилию минтақаӣ низоми ҷавобғӯи манфиатҳои миллии ҳудро пайғирӣ мекунад. Тоҷикистон ҳам аз ин раванд истифно нест. Ҷумхурии мо ҳам ба таҳҷиҳи назарияи нави низоми давлатӣ көрҳои созандагиро мавриди иҷро қарор додааст. Мо роҳи мустақилонаи рушдро ба таври худ, мустақилонаи чӯстуҷӯ дорем. Дар ин замини бо дили соғ аз кӯмакҳои бародарона ҳам омадаим истифода барем. Аммо мединем, ки ба мосеъ бемақсад, бе манфиат чизе наҳоҳад дод. Инро ҳам мединем, ки як умр бо дали соғ аз имдод-талабона зиндагӣ кардан номумкин ва амали писандидга нест.

Агар ба ин умед ва андеша бошем, ки ин ҳама таҳҷо вазифаҳои роҳбарӣ давлат аст, иштибоҳ мекунем ва ҷониши мавзӯтийӣ дар ба рушди иқтисодиву иҷтимоӣ ҷумхурий мусоидат наҳоҳад кард. Мавриди зикр аст, ки ба қишинҳо мутаҳассисони ватандӯст, бо оруғури милий, ба мардуми миллиати худ содик зарур аст. Шуқри даврон, ки мо ба тадриҷ соҳиби ин ҷизҳо мешавем, аммо ба он дараҷае, ки гуфта тавонем: "Мо ҳама яқдил, яқтан, яқруй ҳастем".

Бо тақозои иҷрои вазифаҳои хидматӣ зиёда аз 30 сол мешавад, ки ба таҳҷо манотики ҷумхурий сафар мекунам. Қарib бо намояндағони мардуми таҳҷои шаҳру ноҳияҳо, урғу оdatҳои сокинони маҳалҳо, сатҳи таъминоту норасоғиҳои зиндагиашон шинос ҳастам. Дар тӯли ҳамин солҳо, дар ин сафарҳо, ки доштам, ба як ҷизҳо мутаҳассисин шудам, ки мардуми oddӣ аз

Исматулло ХОЛНИҶОВ,  
корманди Прокуратураи  
генералии ҶТ



**Истиқолияти давлатии мо барои вусъат баҳшидани дарки худшинносии ҳар як фарди чомеа, миллат тақони бузург дод.**

**Пайваста бо густаришу касби сифатҳои нави истиқолияти давлатӣ дар чомеаи мо тамоили устуворе дар ташаккулу рушди истиқолияти фардӣ ба ҷашм мерасад. Воқеан ҳам, ҷуноне таърихи инсоният шаҳодат медиҳад, қишварҳое, ки ба сатҳи чомеаи тамаддуни шаҳрвандӣ ва пешрафта ноил гаштан, маҳз дар пояти рушди истиқолияти фардӣ аст.**

# ИСТИҚОЛИЯТИ ДАВЛАТИ - ИСТИҚОЛИЯТИ ФАРДӢ

**ИСТИҚОЛИ** фардӣ дар давлати демокративу ҷомеаи шаҳрвандӣ ба вуқӯй меояд. Ҳар як инсон дорои ҳуқуқи комилу истиснои доир ба назорат ва истифоди имконияҳои худ дорад ва дар доираи созишномаҳои мавҷудаи ҷомеа дар мубодилоти барobar шомил мешавад. Бинобар он, соҳибистиклопардии фард ин раванди кӯшода шудани нерӯи маънавиву равонии он, озод гаштани ўз ҳар гуна ғояҳои бегонаву боршуда, раҳӣ ёфтаниз дар ҷомеаи нокомибу мебодлатӣ ва ниҳоят пайдо ва ғанӣ наимудани Ман-и инсонӣ мебошад. Фарди истиқолу озод побанди ғояи бегона ва ё ғуломи он намебошад. Ба худ даҳл доштан ва фардияти онҳо сифатҳои асосии ҷунун инсонҳо буда, оғозу сарнӯҳати фаъолиятион аз ин сифатҳо бармеояд. Яъне, онҳо кулии ақидаву ҳодисотро дар ақлии худ мегудозанд ва баъд қароре қабул менамоянд. Маҳз дар доираи фардӣ онҳо тақъоҳи маънавиво мечӯянд, ҳақиқати ҳастии худро эҳкос карда чун шаҳсият худро мешинансанд. Пас, шаҳсият он аст, ки инсон бо туфайли қарор ва ё пâёми беназери дохилий (ботиниаш) ва ё ҳудиаш, бидуни таъсири беруна ва ё таасубкорӣ дар мӯширати беҳори таърихи ворид мешавад. Дар ин маҷро мазмuni умумииносии ҳаётӣ алоҳида бо фарҳанг յакранг мегардад. "Шаҳсият" ва "фарҳанг" робитан устувор дошта, мавҷудияти дигар "шаҳсият" ва дигар "фарҳанг" ва пойдоргардии робитаи миёни онҳоро дар бар мегирад. Яъне, ин ҷо дарки маънни мисраҳои "Мо зинда аз нури қибриём, Бегонаву саҳт ошнон-ем" - и Мавлои Рӯи рӯи кор меояд. Ҳамин тарик, зери мағҳуми "шаҳсият" метавон маънои чуръати қасб наимудани ниҳоди волои инсонро (идеалиро) дар назар дошт. Аз ин лиҳоз, "шаҳсият"-ро бояд на чун афзалигирии меҳаникии умумият, арзишҳои умумииносӣ болои фардият ва шакли фардӣ пиндошт, балки чун вижагии фардии умумият арзбӣ кардан ба мазмун мувофиқ аст. Ба ибораи дигар, ҳар як фарди соҳибистиклопар шаҳсият мебошад, бо туфайли сифати шаҳсияти соҳибкорӣ ва дар ҷомеаи ба вуқӯюни самараи синергетикии он инкишофи сифатии ҳаётӣ иҷтимоӣ-иқтисодии ҷомеа сурат мегирад. Ҳамин тарик, дар нақши соҳибкор

шад. Чи тавре, ки Гегел таъқид карда буд, инсон будуни камолот, инкишофи фарогири бисёрқири ҳамагӣ шакл ва ё зуҳури аксии (манғии) умум мебошад. Воқеан, фарде, ки бо ҷомеа ва арзишҳои умумииносии дунуяӣ пайваст нашудааст, фарди комил намебошад.

Ташаккул ва инкишофи шаклҳои мухталифи моликияти, ҳамзистии баробари онҳо ва баҳусу рушди баҳши ҳусусии иқтисодӣ, густаришу тақмилшавии мазмуни истиқолияти фардиро мусоидат наимудааст. Дар моддаи 12. Сарқонуни мамлакат қайд шудааст, ки "Асоси иқтисодии Тоҷикистонро шаклҳои гуногуни моликияти ташкил мебошад. Давлат фаъолияти озоди иқтисодӣ, соҳибкорӣ, баробарҳуқӯйӣ ва ҳифзи ҳуқуқи ҳамаи шаклҳои моликияти, аз ҷумла моликияти ҳусусиро қафолат медиҳад". Шаклгирӣ иқтисодии ҷомеа, ҳамзистӣ ва рушди баробари моликияти давлатӣ, саҳҳомӣ, гурӯҳӣ, кооперативӣ, фермерӣ, инфиродӣ ва ғайраҳо ба мазмуни моликияти ҳусусӣ ва инфиродӣ ҳусусиятҳои сифатии наъ баҳшидааст. Метавон гуфт, ки раванди ғузарии моликияти аққалият ба моликияти аксарият сурат гирифта, дар ҷомеаи дигаргуншавии эволюсионӣ муносабатҳои моликияти моядияти иқтисодиву иҷтимоӣ давлат, ҳадаф ва вазифаҳои он низ сифатан таъиир ёфта истодааст. Ҳадафи бунёди шароити ниҳоди ҳуқуқӣ пеш аз ҳама ба рушди соҳибкорӣ ва рақобати солим дар иқтисодӣ, ки омили асосии рушди истиқолияти фардӣ мебошад, равона шудааст. Соҳибкорӣ на танҳо дар маънни маҳдуд чун фаъолияти иқтисодии маҳсус, ки дар асоси сармояи ҳавғӣ барои гирифтани ғоидато равона шудааст, балки вай организми иҷтимоӣ мебошад, бо туфайли сифати шаҳсияти соҳибкорӣ ва дар ҷомеаи ба вуқӯюни самараи синергетикии он инкишофи сифатии ҳаётӣ иҷтимоӣ-иқтисодии ҷомеа сурат мегирад.

амалигардонии вазифаҳои иқтисодии дорои ҳамаи иҷтимоӣ дошта, низ марбут аст. Назаргири таబии иҷтимоии соҳибкорӣ имконият медиҳад, ки инкишофи онро дар ҷумҳурӣ чун мӯъчизаи мусбӣ ки дар ҷомеаи ҷаҳоҳои ҳаётӣ ҷомеа ва истиқолияти фардӣ рӯи кор меояд, арзбӣ намоем. Дар соҳибкорӣ, шахсияти он ва нақши беназари вай дар ҷомеа чун типи иҷтимоӣ бузург аст. Нақши мӯҳими созандай соҳибкорӣ дар рушди истиқолияти фардӣ, ки бештар дар доираи соҳибкории хурд миёна сурат мегирад, мӯҳим аст. Зоро ки маҳз ин ҷо вазифаи соҳибкорӣ - дорои ҳӯқимияти иқтисодӣ ва соҳибкорӣ рост меояд ва таబии он

ҷамъияти табдил мейбад ва ба ниҳоми иқтисодии ҷомеа чун ҷузъи органӣ пайваст гашта, заминҳои маддиву маънавии онро таъмин месозад, мегардад. Ҳамин аст, ки дар моддаи 32- и Сарқонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон омадааст, ки: "Ҳар ҳаҷдорӣ соҳибкорӣ моликияти ва мебошад. Ҳеч ки ҳаҷдорӣ надорад ҳуқуқи шаҳсро ба моликияти бекор ва маҳдуд кунад. Молу мулки шаҳсро барои эҳтиёҷоти ҷамъияти факат дар асоси қонун ва розигии соҳибкорӣ он бо пардохти арзиши пурраш давлат гирифта метавонад. Товони зарари маддӣ ва маънавие, ки шаҳс дар ҷомеаи амали ғайриқонуни макомоти давлатӣ, иттиҳодияҳои ҷамъияти, ҳизбҳои сиёсӣ ва ё шаҳсони алоҳидагӣ мебинад, мувоғики қонун аз ҳисоби онҳо рӯйнода мебошад".

Амалигардии ин ва дигар нуктаҳои Сарқонун буд, ки дар қишивар шароити ниҳоди ҳуқиқати мусоид барои рушди инкишофи соҳибкории хурд фарҳам омадааст. Барои амалигардии Стратегияи миллии рушд барои давлати то соли 2015 ва Стратегияи баланд бардоштани сатҳи

Имрӯзҳо дар соҳаҳои аграрии мамлакат беш 88 ҳазор ҳочагиҳои дехжонӣ фаъолият доранд, ки нисбат ба соли 1997, 10 маротиба афзудааст. Дар иҳтиёри онҳо ҳуқуқи истифодабарии беш аз 5144, 9 ҳазор гектар заминҳои қишоварӣ вобаста шудааст, ки 74,6% таомоми заминҳои қишоварии мамлакатро ташкил медиҳад. Төъододи корхонаҳои хурд ба ҳар як миллион аҳолии мамлакат тамоили болоравиро гирифтааст, ки ин раванди мусбат мебошад ва дастрасии маддумро ба заҳираҳои мухталиф осон менамояд.

некӯаҳволии маддум дар давраи солҳои 2013 - 2015 таъмини рушди соҳибкории хурду миёна, ки ба васеъгардии озодии иқтисодӣ, устуворгардии ҳуқуқи моликияти, риояи қонунҳо дар ин баҳш ва инкишофи ҳамкории давлат бо баҳши ҳусусӣ, яке аз масаъалаҳои гиреҳии афзалиятҳои миллий Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомали Раҳмон ба Маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 30.04.2007.). Бояд қайд намуд, ки инкишофи суръатноки соҳибкории хурд дар мамлакат пас аз солҳои 2000 ум ба ҷашм мерасад. Афзоши таъододи онҳо ба равандҳои эволюсионӣ, сатҳи мутобиқардии аҳолӣ ва хонавода бо шароити нави ҳочагидорӣ, ҳамзамон бо густаришу тақмилёбии мӯҳити беруна (таркии ниҳодӣ) алоқаманд аст. Дар давраи солҳои 1997-2014 таъододи кор-

ҳонаҳои хурд аз 2187 адад то 4810 адад расида, имрӯз беш аз 26 ҳазор кормандонро фаро гирифтааст. Ҳамни даромад аз фурӯши молу хизматҳо дар ин корхонаҳои хурд дар ин давраи аз 12, 1 млн сомонӣ то 4271, 1 млн сомон (с. 2013) расидааст. Нуғуси одамоне, ки ба соҳибкории инфиродӣ ва ё фаъолияти фардии иқтисодӣ машгуланд, аз 47, 4 ҳазор нафар то 174, 8 ҳазор расидаанд. Имрӯзҳо дар соҳаҳои аграрии мамлакат беш 88 ҳазор ҳочагиҳои дехжонӣ фаъолият доранд, ки нисбат ба соли 1997 10 маротиба афзудааст. Дар иҳтиёри онҳо ҳуқуқи истифодабарии хурд аз 5144, 9 ҳазор гектар заминҳои қишоварӣ вобаста шудааст, ки 74,6% таомоми заминҳои қишоварии мамлакатро ташкил медиҳад. Төъододи корхонаҳои хурд ба ҳар як миллион аҳолии мамлакат тамоили болоравиро гирифтааст, ки ин раванди мусбат мебошад ва дастрасии маддумро ба заҳираҳои мухталиф осон менамояд. Аммо ин ҳоло қаоатбахш нест. Зоро агар дар мамолики гарб таъододи корхонаҳои хурд ба ҳар як миллион аҳолӣ 3 ҳазорро ташкил дидад, пас дар мо ин нишондҳанда қарib 7 маротиба паст аст. Аз ин рӯ, ҳуқумати мамлакат барои мустаҳкам кардани заминаҳои моддии ҷомеа ва баланд бардоштани истиқолияти фардӣ дар ҷустуҷӯи механизмо мебошад, ки раванди гузарии моликияти акқал ба моликияти аксарро сурат баҳшад. Ҳамин тарик, соҳибкории хурд, ки аз як тарап махсули истиқолияти фардӣ башад, аз тарафи дигар омили рушди истиқолияти фард мебошад. Зоро дар он ташабbuskoriy ва рафтари инноватсияни хос зуҳур менамояд.

Рӯҳия эҷодкорӣ ва нерӯи мутобиқардии онҳо ба ҳар гуна шароити тағирӣбанди бузург аст. Ин ҷо ба маврид аст, ки хислатҳои сифатии соҳибкоронро, ки олими намоёни имли иқтисод И.Шумпетер таъқид намудааст, ба хотир орем. Ӯ чунин сифатҳоро қайд намудааст: Якум, кору фаъолияти соҳибкорӣ аксаран ба маънои ҳаётӣ он табдил мейбад. Дар раванди ҷамъияти ҳадафҳо ўз ҷо натиҷаҳои меҳнати эҷодиаш фарҳа мебарад, сарбасӣ кору фаъолияти хурд на танҳо дар вакти корӣ, балки дар вакти беरун аз корӣ (вакти озоди шаҳсии худ) мебошад. Дуюм, нерӯи зехнӣ онҳо ба ҳодисот (сегмент) ё фаъолияти соҳибкорӣ аксаран ба маънои ҳаётӣ он табдил мейбад. Дар равандҳои ҳадафҳо ўз ҷо натиҷаҳои меҳнати эҷодиаш фарҳа мебарад, сарбасӣ кору фаъолияти хурд на танҳо дар вакти корӣ, балки дар вакти беरун аз корӣ (вакти озоди шаҳсии худ) мебошад. Дуюм, нерӯи зехнӣ онҳо ба ҳодисот (сегмент) ё фаъолияти соҳибкорӣ аксаран ба маънои ҳаётӣ он табдил мейбад. Дар равандҳои ҳадафҳо ўз ҷо натиҷаҳои меҳнати эҷодиаш фарҳа мебарад, сарбасӣ кору фаъолияти хурд на танҳо дар вакти корӣ, балки дар вакти беरун аз корӣ (вакти озоди шаҳсии худ) мебошад. Дуюм, нерӯи зехнӣ онҳо ба ҳодисот (сегмент) ё фаъолияти соҳибкорӣ аксаран ба маънои ҳаётӣ он табдил мейбад. Дар равандҳои ҳадафҳо ўз ҷо натиҷаҳои меҳнати эҷодиаш фарҳа мебарад, сарбасӣ кору фаъолияти хурд на танҳо дар вакти корӣ, балки дар вакти беरун аз корӣ (вакти озоди шаҳсии худ) мебошад. Дуюм, нерӯи зехнӣ онҳо ба ҳодисот (сегмент) ё фаъолияти соҳибкорӣ аксаран ба маънои ҳаётӣ он табдил мейбад. Дар равандҳои ҳадафҳо ўз ҷо натиҷаҳои меҳнати эҷодиаш фарҳа мебарад, сарбасӣ кору фаъолияти хурд на танҳо дар вакти корӣ, балки дар вакти беरун аз корӣ (вакти озоди шаҳсии худ) мебошад. Дуюм, нерӯи зехнӣ онҳо ба ҳодисот (сегмент) ё фаъолияти соҳибкорӣ аксаран ба маънои ҳаётӣ он табдил мейбад. Дар равандҳои ҳадафҳо ўз ҷо натиҷаҳои меҳнати эҷодиаш фарҳа мебарад, сарбасӣ кору фаъолияти хурд на танҳо дар вакти корӣ, балки дар вакти беरун аз корӣ (вакти озоди шаҳсии худ) мебошад. Дуюм, нерӯи зехнӣ онҳо ба ҳодисот (сегмент) ё фаъолияти соҳибкорӣ аксаран ба маънои ҳаётӣ он табдил мейбад. Дар равандҳои ҳадафҳо ўз ҷо натиҷаҳои меҳнати эҷодиаш фарҳа мебарад, сарбасӣ кору фаъолияти хурд на танҳо дар вакти корӣ, балки дар вакти беरун аз корӣ (вакти озоди шаҳсии худ) мебошад. Дуюм, нерӯи зехнӣ онҳо ба ҳодисот (сегмент) ё фаъолияти соҳибкорӣ аксаран ба маънои ҳаётӣ он табдил мейбад. Дар равандҳои ҳадафҳо ўз ҷо натиҷаҳои меҳнати эҷодиаш фарҳа мебарад, сарбасӣ кору фаъолияти хурд на танҳо дар вакти корӣ, балки дар вакти беरун аз корӣ (вакти озоди шаҳсии худ) мебошад. Дуюм, нерӯи зехнӣ онҳо ба ҳодисот (сегмент) ё фаъолияти соҳибкорӣ аксаран ба маънои ҳаётӣ он табдил мейбад. Дар равандҳои ҳадафҳо ўз ҷо натиҷаҳои меҳнати эҷодиаш фарҳа мебарад, сарбасӣ кору фаъолияти хурд на танҳо дар вакти корӣ, балки дар вакти беरун аз корӣ (вакти озоди шаҳсии худ) мебошад. Дуюм, нерӯи зехнӣ онҳо ба ҳодисот (сегмент) ё фаъолияти соҳибкорӣ аксаран ба маънои ҳаётӣ он табдил мейбад. Дар равандҳои ҳадафҳо ўз ҷо натиҷаҳои меҳнати эҷодиаш фарҳа мебарад, сарбасӣ кору фаъолияти хурд на танҳо дар вакти корӣ, балки дар вакти беरун аз корӣ (вакти озоди шаҳсии худ) мебошад. Дуюм, нерӯи зехнӣ онҳо ба ҳодисот (сегмент) ё фаъолияти соҳибкорӣ аксаран ба маънои ҳаётӣ он табдил мейбад. Дар равандҳои ҳадафҳо ўз ҷо натиҷаҳои меҳнати эҷодиаш фарҳа мебарад, сарбасӣ кору фаъолияти хурд на танҳо дар вакти корӣ, балки дар вакти беरун аз корӣ (вакти озоди шаҳсии худ) мебошад. Дуюм, нерӯи зехнӣ онҳо ба ҳодисот (сегмент) ё фаъолияти соҳибкорӣ аксаран ба маънои ҳаётӣ он табдил мейбад. Дар равандҳои ҳадафҳо ўз ҷо натиҷаҳои меҳнати эҷодиаш фарҳа мебарад, сарбасӣ кору фаъолияти хурд на танҳо дар вакти корӣ, балки дар вакти беरун аз корӣ (вакти озоди шаҳсии худ) мебошад. Дуюм, нерӯи зехнӣ онҳо ба ҳодисот (сегмент) ё фаъолияти соҳибкорӣ аксаран ба маънои ҳаётӣ он табдил мейбад. Дар равандҳои ҳадафҳо ўз ҷо натиҷаҳои меҳнати эҷодиаш фарҳа мебарад, сарбасӣ кору фаъолияти хурд на танҳо дар вакти корӣ, балки дар вакти беरун аз корӣ (вакти озоди шаҳсии худ) мебошад. Дуюм, нерӯи зехнӣ онҳо ба ҳодисот (сегмент) ё фаъолия

# РҮЙДОДИ АРЗИШМАНД


Аз комёбии 24 соли Истиқолияти Тоҷикистон ҳарф задан осон нест, зеро ин мухлат барои таърих ноҷиз аст. Бар замми ин, то соли 1997 дар кишвар ҳанӯз дар мавзеъҳои алоҳида муқовиматҳо идома доштанд. Ба ин нигоҳ накарда, аз сиёсати хирадмандонаи Сарвари кишвар Бадаҳшон дар ин давра он қадар пеш рафт, рушд ёфт, ки таърихи ҳазорсолаҳояш ба як дарсади он ноил нагардида буд. Дар давоми солҳои истиқлол ба хотири рушди самтҳои гуногуни вилоят беш аз 6 миллиард сомонӣ равона гардид. Ин микдор маблағ даст дод, ки соҳаҳои гуногуни хочагии ҳалқи вилоят рушд ёбанду сатҳи зиндағонии мардум боло равад.

Чаноби Олӣ аз нахустин рӯзҳо сари қудрат омадан ба ободонию созандагӣ, баланд бардоштани сатҳи рӯзгори мардумаш эътибори қалон медод. Вақте Чаноби Олӣ соли 1994 аз ноҳияи Роштқалъа дидан карданд, маркази онро ҳаробае диданд, ки ҳатто як бинои дуошёна ҳам надошта, дехаи кӯчаки дурдасти кӯҳистонро мемонд. Дар бораи варзишгоҳи қасри фарҳангу бозор ҳочати гап ҳам набуд. Вақте аз беморхона дидан карданд, ҳайраташон даҳчанд шуд, зеро бино на аз дохилу на аз берун ба ин муассисаи барои мардум мухим заррае шабоҳат надошт. Чаноби Олӣ ба мушкилоти иқтисодии вақт нигоҳ накарда, ба вазири тандурустӣ супориш доданд, ки ба хотири таъмиру бо таҷзиоти тиббии замонавӣ ҷиҳозонидани он тадбирҳои фаврӣ андешанд. Ин супориш дар муддати кӯтоҳ иҷро гардид. Ҳоло бошад на танҳо дар маркази ноҳия, балки дар кӯҷактарин деҳа низ биноҳои баландшёнаи истиқоматӣ қомат афроҳтаанд. Маркази ноҳия ба шаҳраки замонавии зебою дилорое табдил ёфтааст. Дар ин чо варзишгоҳи сатҳи ҷумҳуриявӣ фаъолият дорад, биноҳои баландшёна ба маркази ноҳия ҳусни даҳчанд зам мекунанд. Танҳо дар 6 моҳи соли ҷорӣ ба хотири рушди ноҳия аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурий 95 миллион сомонӣ равони карда шудааст. Чаноби Олӣ дар сафари кории имсолаашон санги асоси неругоҳи "Себзор"ро гузошта барқи Хорӯ буд, ки буду шуд 8 мегаватт тавонӣ дошт. Нерӯгоҳи барқиеро, ки дар даврони Истиқолият дар Бадаҳшон бунёд шуд, "Помир-1" буд, ки соли 1994 бо ширкати Президенти кишвар мавриди баррасӣ қарор дода шуд, 28 мегавват қудрат дорад. То имрӯз дар вилоят неругоҳҳои барқи обии "Техарв", "Андарбак", "Ширғи-1", "Ширғи -2", "Ванҷи-2" бунёд гардиданд. Инчунин бунёди неругоҳҳои хурд дар ноҳияи Ванҷ ва "Оқсу-2" дар ноҳияи Мурғоб ба нақша гирафта шудаанд, ки кулли дехоти Бадаҳшон ҷароғон гардид, истиқполияти энергетикий дар вилоят таъмин шуд.

Дар даврони Истиқолият ба қадом соҳаи ҳоҷагии ҳалқи вилоят, ки нанигарем, пешрафтро мебинем. То сафари нахустини Чаноби Олӣ дар Бадаҳшон ҳамагӣ як майдончай варзишӣ фаъолият дошту ҳалос, ки ба майдончай варзиши мактаби ибтидоии дехаи дурдасти кӯҳистон шабоҳат дошт. Ба ин нигоҳ накарда, ҷорабинҳои варзишии вилоятӣ маҳз дар ҳамин ҷо баргузор мегардиданд. Дере нагузашта, дар маркази вилоят варзишгоҳе бунёд гардид, ки дорон шароити зарурӣ буда, ҷорабинҳои варзишии сатҳи шаҳрию вилоятӣ маҳз дар ҳамин баргузор мешавад. Дар муддати кӯтоҳ варзишгоҳи замонавии навоҳии Роштқалъа, Дарвоз, Ванҷ мавриди истиғодабарӣ қарор дода шуданд. Соли ҷорӣ дар сафари кориашон Президенти кишвар ба ВМҚБ дар ифтитоҳи Қасрҳои вар-

лҳои 90-уми қарни гузашта Вазорати роҳи Тоҷикистон ҳамагӣ 20 км роҳи Шӯрообод- Дарвазро соҳту ҳалос. Соҳмончиён тавонистанд, ки бо пудки меҳру муҳаббат кӯҳи азими Ҷевдараро на танҳо пора- пора кунанд, балки онро ба Гулдара табдил дихад ва маҳз аз баракати Истиқполият Бадаҳшон аз бунбасти гарони ҷуғрофӣ бурун гашт. Магар истиқполият набуд, ки аз болои рӯдхонаи Панҷ 5 пули туриқтидор бунёд намуд.. Роҳи мо на танҳо тарагиФ Чин, балки ба Афғонистон боз гардид.

Истиқполият роҳи ҷавонони Бадаҳшонро дар саросари олам қушод. Агар то солҳои 90-уми қарни сипарӣ теъдоди хеле ками ҷавонони Бадаҳшон берун аз Тоҷикистон дар донишкадаҳои омӯзгории Русия ва шояд баъзе донишгоҳҳо дигар таҳсил доштанд, истиқполияташонро болу пар баҳшид ва ба ҳар гӯшай олам парвозӣ шуданд. Онҳо дар донишгоҳои дилҳоҷашон таҳсил мекунанд. На танҳо таҳсил мекунанд, балки рисолаҳои номзадию докториро ҳимоя менамоянд. Танҳо аз ноҳияи Роштқар्लа ҳоло 10 нафар рисолаҳои номзадию докториро ҳимоя карда, дар донишгоҳҳои кишварҳои Гарб фаъолият доранд. Истиқполият тафаккури қӯҳистониёнро низ тағйир дод. Ҳуди мардум низ дунболи ободию бунёдкорӣ гардидааст. Мардум кӯшиш мекунанд, то дехаашон симои шаҳракро гирад. Ба ин хотир ба ҷои ҳонаҳои қуҳна ҳонаҳои барҳавои зеборо бунёд ме-



# **Мағұми Истиклолият ва моҳияти он, дар шароити нави таърихӣ**

**И** СТИҚЛОЛИЯТ дар ҳар як давраи муайяни таърихӣ мазмунни навро эҳё мекунад. Агар дар шароити таърихии давраи капиталистӣ он маънои аз зери асорати мустамлиқадорӣ озод шуданро ифода мекард, пас дар аввали асри XXI ин мағҳум пеш аз ҳама ба истиқолияти иқтисодӣ, ки ифодакунандай асосии истиқолияти сиёсӣ ва манфиатҳои миллӣ мебошад, тааллуқ дорад. Аз ин рӯ асоси истиқолиятро дар ҷомеа бе рушди иқтисоди миллӣ тасаввур кардан файриимкон аст. Иловава ба ин, рушд ва устувории истиқолият ба масъалаи ҷобаҷугзории кадрҳои болаёкату кордон, қобилияти идоракуни босамари ҷабҳаҳои гуногуни ҳаётӣ ҷомеаро дорад.

Муборизаи дастачамъона бо экстремизм, ифротгарой терроризм, муқобили коррупсия, рушди илм бо мақсади истифодан дурбинонаи он дар бахшҳои иқтисодӣ ва таълиму тарбияи босифат дар низоми маориф равона карда шудааст.

Солхой охир дар Чумхурии Тоҷикистон баҳри болобурди тафаккури динии мардум ва фароҳам овардани мухити муносиб аз тарафи давлату ҳукumat ҷораҳои зарурӣ пешбинӣ карда шуда истодааст, вале ба ин нигоҳ накарда, гурӯҳҳои ифротӣ бо шеваҳои гуногун меҳоҳанд мухити ороми Истиклолияти кишварро ба як бӯҳроҳи чиддии ноамӣ гирифтор созанд.

Шуда истодааст. Яке аз мушкилоти асосӣ дар Тоҷикистони соҳиби-стиқпол таъмини неруи барқ мебошад.

Кишвар дар даҳсолаи охир кӯшиши даст ёфтанд ба истиклолияти энергетикӣ кардааст. Дар ин маврид неругоҳҳои барқии Санѓтӯда 1, 2 -Помир-1, зиёда аз 249 неругоҳҳои хурд, ҳатти баландшиддати Шимол-Ҷануб 500 кв, Лолазор - Ҳатлон-220 кв, бунёд ва ҷар-

Гаравидани бъзье чавонони кўтоҳандеши точик ба ҳизбу ҳаракатҳои ифратгарой, ки дар зери ниқоби ислом ҷой доранд, аз қабили ҳизбу ҳаракатҳои "Ҳизб - ут - Тахрир", "Ансоруллоҳ", "Байъат", "Ҳаракати Толибон", "Ҳаракати Исломии Ўзбекистон", "Салафия" "ДИИШ"ба оромину субот ва ҳамдилию ҳамзистии чомеа раЖна ворид намуда, ба номи Исломи ноб лакнат ворид месозад.

хоҳои Нерӯгоҳи Норак аз таъмири бароварда шуд". То соли 2020 дар кишвар ба кор андохтани боло 190 неругоҳи хурд ба нақша гирифта шудааст.

Яке аз масъалаҳои муҳим, ки рушди устувори истиқолиятиро дар шароити мусоир ва оянда таъмин менамояд, ҳалли са-мараноки масъалаҳои иҷтимоӣ маҳсуб мейёбад. Аксари масъалаҳои иҷтимоӣ дар кишвар ба

Имрӯз чомеаи кишвар ҷиҳати пешгирий аз амалҳои ифротӣ ҷо-раҳои зарурӣ андешидар, бо роҳи таъминӣ амну осоиштагӣ ба бунёдкорию созандагӣ даст мезанад.

Лажӣ и ғимбӣ дар қиҷвар за-кам будани маблагузории молиявӣ, ки нишондиҳандар сатҳи пасти рушди иқтисод ва номусоидии институтҳои иқтисодӣ ме-бошад, бо ба охир нарасидани дигаргунҳои иқтисодӣ алока-

Дар даврони нисбатан күтоҳ кишвари мо ба дастовардҳои ҷашмрас ноил гардид. Дар соҳаи нақлиёту иртибот 1700 км. роҳи мошингард, 17 км. нақб, бештар аз 109 пулҳо бунёд гардианд. Maxsus 9 тарҳи муштараки сармоягузорӣ, яъне таъмиру бозсозии шоҳроҳи Душанбе - марзи Қирғизистон ба маблаги 144,5

**Хикматулло Хочаев,**  
коршиноси масоили  
*МТС- назди Президенти*  
*Чумхурии Тоҷикистон*

**Фарида Мұмінова:**

# НИЗОМИ АНДОЗСИТОНЙ БА ТАКМИЛ НИЁЗ ДОРАД

Чун сұхбати мо дар арағаи тақпили 24-үмин согларды Истиклолияти давлаты Тоҷикистон рост омад, нахустин сүрт ин аст, ки дар ин муддат, иқтисодиёти Тоҷикистон ба қадом дастовардҳо ноил шуд. Дар ин давра ба қадом камбуздиҳо роҳ дода шуд?

-Пеш аз ҳама бояд зикр соҳт, ки дар оғози ба даст овардан истиқлолияти давлати Тоҷикистон дар як ҳолати вазнини иқтисодӣ қарор дошт, Ҷанг шаҳрвандӣ та-лафоти зиёд ба бор овард ва иқтисоди мо ҳудуди беш аз 10 миллиард долларро аз даст дод. Дар ин давра маҷмӯи маҳсулоти дохилий қарib се маротиба қоҳиш ёфт. Дар чунин шароит аз барқарор намудани иқтисодиёт ва гузаронидани ислоҳоти иқтисодӣ мушкил буд. Файолият дар ду самт амалий мегашт-гузаронидани ислоҳоти иқтисодӣ ва ташкил намудани заминai усту-вори ҳуқуқиву мөъерӣ доир ба та-кон баҳшидан ба рушди фаъолияти соҳибкорӣ, ҳусусигардонии моликият, такмили низоми маорифу тандурустӣ, таъмини ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва дар самти беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ фаъолиятни пурзӯр карда мешуд. Пиёда соҳтани амалҳои номбурда имкон дод, ки заминai усту-вори суботи макроиқтисодӣ таъмин шуда, сатҳи камбизоатӣ қоҳиш ёбад. Аз рӯи яқумин тадқиқоте, ки соли 1999 гузаронида шуд, сатҳи камбизоатӣ дар Тоҷикистон 81 % буд ва ҳоло ба 32% поён фаромадааст. Ин ҳам я дастоварди назаррас аст. Маҷмӯи маҳсулоти дохiliy az он қулала, ки дар соли 1991 буд, гузашт. Мо натанҳо барқарор кардем, балки бисёри самтҳоро рушд додем. Фазои сармоягузорӣ ба тад-риҷ беҳтар шуд. Мо ҳоло нисбат ба ташкил ва рушди фаъолияти соҳибкорӣ ва нисбат ба ҷалби сармоягузорӣ маҷмӯи қонунгузории мубкамал дорем, ки ин ҳам як дастоварди истиқлолият аст.

Дар низоми иҷтимоиёт низ дастовардҳо зиёддорем. Мо ба тад-риҷ ба низоми ҷаҳонни таҳсил гузаштем ва ин имконият медиҳад,

Ман дар ин ақида ҳастам, ки модели инқишифӣ иқтисодиёт, бояд модели индустрӣ-агарӣ бошад, ки ин танҳо бо рушд ёфтани шаҳрҳо пайваст нест, балки бо рушд ёфтани деҳот, таъмини шуғли ғайри кишоварзӣ дар деҳотро низ дар бар мегираад.

ки қобилияти рақебатнокии мута-хассисони мо зина ба зина баланд бардошта шавад. Дар баробари ин дастрасӣ ба низоми ҳифзи иҷтимоӣ таъмин мегардад, фарогирӣ бо ҳифзи иҷтимоӣ ва самаранокии он таъмин карда мешавад.

**Бо таваҷҷуҳ ба аҳамияти вазъи кунуни иқтисодиёти кишвар ва дастовардҳои соҳаи мазкур дар даврони соҳибистиколӣ бо муовини раиси Маркази тадқиқоти стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Фарида Мұмінова мусоҳибае анҷом додем.**

-Ин ҷо зикр кардед, ки маҷмӯи қонунгузорӣ нисбат ба ташкил ва рушди фаъолияти соҳибкорӣ ва барои ҷалби сармоягузорӣ вуҷуд дорад, меҳсум бидонем, ки ҳуди Шумо мавриди амал қарор гирифта-ни онҳоро чигуна баҳогузорӣ мекунед?

-Маҷмӯи қонунгузории мо ҳеле

ин зиёд шуда, самараи фаъолият таъмин гардад.

-Нисбат ба имкониятҳои буҷет ва сармоягузориҳои ҳориҷӣ дар пиёда соҳтани лоиҳаҳои иқтисодӣ чӣ гуфта метавонед?

-Рушди буҷет имконият медиҳад, ки маблаггузорӣ зиёд карда шавад, лекин ҳамеша инро муқоммавад, на барои гирифтани қарзҳо тиҷоратӣ.

-Мо дар кишваре зиндагӣ ме-кунем, ки 93 дарсади замин-нашро кӯҳсor ташкил медиҳад, аммо аксари коршиносон бар инанд, ки меҳоҳанд Тоҷикистонро ҳамчун як кишвари аграрӣ бубинанд. Шумо чӣ назар доред, оё беҳтар нест,



мустаҳкам мебошад, албатта ме-ханизмҳои иҷроши ин қонунҳо дар баязе мавриди тақмилро тараб мекунад ва дар ин самт низ тадбирҳо андешида шудаанд. Ҳуди ин ҷараён низ давомдор буда, яку якбора пурра бартараф на-мудани тамоми муш-килот, ки нисбат ба

махлизимҳои қонунгузорӣ ҷой дорад, муш-кил аст. Чунки ин ислоҳоти вазнин буда, солҳои тӯлониро дар бар мегираад. Натанҳо дар Тоҷикистон, балки дар кишварҳои дигар низ аз ҳама ислоҳоти вазнин дониста мешавад. Яъне, қудрати мақомот ва сифати идоракунӣ дар сатҳи давлат ба тадриҷ баланд бардошта мешавад. Ва дар ин ҷо таваҷҷуҳи вазнинро эҷод менамуд. Яъне дар ҳамон даврон кӯшиши ҷалб намудани қарзҳо буданд, то ин ки масъалаҳои иҷтимоӣ ҳалли худро ёбанд. Ҳоло бошад вазъият дигар аст. Сармоягузорӣ ҷалб карда мешавад, лекин ба сармоягузории мустақими ҳориҷӣ афзалият дода

ки беҳтар ба саноат таваҷҷуҳ шавад?

-Агар дар муқоиса ба дигар кишварҳо бигирем, мо заминҳои кишвар аз сатҳи инқишифӣ иқтисодиёти кишвар низ таъқид карда буданд ва бештар мегардад. Президенти кишвар низ таъқид карда буданд ва бештари коршиносон низ дар он ақидаанд, ки Тоҷикистон бояд аз модели агарӣ ба модели индустрӣ-агарӣ гузарад. Саноати-кунонии иқтисодиёт имконият медиҳад, ки мо аз истеҳсолкунандай ашё ба истеҳсолкунандай маҳсулот табдил ёбем. Ман дар ин ақида ҳастам, ки модели инқишифӣ иқтисодиёт, бояд модели индустрӣ-агарӣ бошад, ки ин танҳо бо рушд ёфтани шаҳрҳо пайваст нест, балки бо рушд ёфтани деҳот, таъмини шуғли ғайри кишоварзӣ дар деҳотро низ дар бар мегираад. Ин имконият медиҳад, ки он қувваи қории, ки дар деҳот ҳаст, бештар ба соҳаҳои коркард равона карда шаванд. Дар ин сурат талаботро пеш меояд, ки инфрасоҳтор, яъне ни-



зоми нақлиёт ва низоми таъминот бо қувваи барқ беҳтару хубтар ба роҳ монда шавад.

-Ба назари Шумо соҳаҳои туризм, саноат ва кишоварзӣ ба ғанӣ гардонидани иқтисодиёти кишвар таъсир дошта метавонанд?

-Имкониятҳои Тоҷикистон ба рушди ҳамаи соҳаҳо мусоидат мекунад. Имкониятҳо бо заҳираҳои табии ва заҳираҳои меҳнатӣ пайвастанд. Агар заҳираҳои табии ва заҳираҳои меҳнатиро яқюн намоем, он гоҳ ин барои рушди соҳаҳои меҳнатталаб имконият медиҳад. Зоро мо қувваи кории зиёд дорем, воне майдони заминҳои киштамон хеле маҳдуд аст. Соҳаҳои меҳнатталаб, ки метавонанд рушди иқтисодиётро дар муддати даҳсолаҳо устувор нигоҳ доранд, соҳаҳои саноати сабук, саноати хӯроквонӣ ва баҳши туризм низ метавонад бошад. Мо заҳираҳои калони об додрем ва ин имконият медиҳад, ки қувваи барқро ба микдори хеле зиёд тавлид намоем. Дар ин мавриди имконияти рушд ёфтани соҳаҳо, ки барқталаб мебошанд, зиёд мегардад ва ин низ имкониятҳои зиёдро дар рушди соҳаҳои алоҳида мекушояд. Соҳаҳои метавонандиранга ва саноати химия ба-рకталаб мебошанд, ки барои онҳо майдони зиёди кишт лозим нест.

Ба назари ман, дар рушди иқтисодиёти кишвар соҳаҳои саноати сабук, хӯроквонӣ, энергетика ва соҳа туризм саҳми беҳтар доранд. Саҳми соҳаҳои кишоварзӣ низ бояд назаррас бошад то ин ки соҳаҳои номбурдaro бо ашё таъмин карда тавонад.

-Аз нигоҳи Шумо барои руш-

ди иқтисодиёти кишвар фаъ-

олияти баҳши хизматрасонӣ

муҳим аст ё истеҳсолот. Ҳис-

саи қадоме аз ин баҳшҳо бе-

тар аст?

-Агар аз нуқтаги назари матема-тикӣ гирем, ҳиссаи хизматрасонӣ нисбат ба ҳиссаи истеҳсолот беҳтар аст ва дар аксар кишварҳои ҷаҳон низ чунин аст. Лекин ин маънои онро надорад, ки истеҳсолот аҳамият надорад. Сектори воқеии иқтисодиёт-саноат, кишоварзӣ ва соҳтмон то ҳадде инқишиф ёфтанид, ки аз назари технологӣ нисбат ба хизматрасонӣ талаботро зиёд мекунанд ва дар натиҷа баҳши хиз-матрасонӣ низ рушд мейбад.

Агар мо хоҳем, ки саноатикунонии иқтисодиёт таъмин карда шавад, бояд қасбияти мӯҳандисон баланд бардошта шавад. Саноат бе пайвасташавӣ ба талабот нисбат ба маориф, маънои онро дорад, ки мо қувваи корие пайдо мекунем, ки имконияти намедиҳад саноат дар сатҳи нисбатан баланд инкишоф ёбад. Зоро он таҳсилоте, ки қувваи корӣ дорад, қаноатмандкунанда нест ва онҳо барои нашвариҳо ва тавлиди маҳсулоти нафомода намешаванд. Бинобар ин, баҳши маориф низ бояд рушд ёбад, то ин ки ба нақшоҳо дар назди саноат гузаштавуда мутобиқ гардад.

-Чанде пеш дар нишасти матбуотии Бонки миллии Тоҷикистон иттилоъ дода шуд, ки ҳаҷми интиқоли маблағҳои мӯҳочирони меҳнатӣ нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 32% кам шудааст. Ба назари Шумо дар ҳоли идома ёфтани ин тамоюл то қадом андоза ба иқтисодиёти қишвар таъсири манғӣ мерасад?

-Ҳамеша вобаста будан аз интиқоли маблағҳои мӯҳочирони вазъиатро ҳассос мегардонад. Ин метавонад дар сатҳи ҳонавадаҳо таъсири расонад. Яъне, имконияти ҳаридории онҳо суст шуда, ба ҳаҷми гардиши савдои чакана ва ба инкишофи хизматрасониҳо таъсири дорад. Бинобар ин, бояд ҳамеша барои пешгирӣ намудани ин оқибатҳо таъсири фикр кард. Соли равон алпакӣ барои ташкили ҷойҳои кории пурмаҳсул кӯшишҳо ба ҳарҷ дода шуда истодааст, то дар оҳирни сол ба ин натиҷа наоем, ки мо талафот дидем, балки дар давоми сол барои пешгирӣ намудани оқибатҳои манғӣ аллакай механизмиҳо бояд ба кор дароварда шаванд. Ин бештар пайваст аст ба ташкили ҷойҳои кори холиҳи пурмаҳсул дар доҳили қишвар ва дар баробари ин идома додани фаъолият нисбат ба таъмини ҳифзи иҷтимоии мӯҳочирони меҳнатӣ бевосита дар Федератсияи Русия, ки яке аз сатҳои асосии мӯҳочират мебошад, аҳамияти муҳимдор.

-Ба назари Шумо, оё бо фоизи баланди қарзҳои бонкӣ қушидан корхонаҳои ҳусусӣ имконпазир аст?

-Мушкил аст. Дастрасӣ ба маблағҳои қарзӣ барои соҳибкорон ин монеа шуда истодааст ва агар барои соҳибкорони тиҷоратӣ ин монеа начандон ҷиддӣ аст. Барои соҳибкороне, ки ба истеҳсолот сару кордоранд, мушкил аст. Лекин ҳоло имкониятҳо фароҳам шуда истодаанд. Яке аз онҳо механизми қарзиҳии исломӣ мебошад, ки дар он механизми фоиз истифода бурда намешавад, балки ба ӣаззи пешниҳоди маблағи муайян шаффоғияти фаъолияти корхонаҳо талаб карда мешавад. Дар бештари бонкҳои тиҷоратии Тоҷикистон равзанаҳои маблагузории исломӣ кушода шудаанд, ки соҳибкорон метавонанд аз он истифода баранд. Аммо ҷизи дигар ин аст, ки мо то қадом андоза омодаем таомими фаъолияти хурдро шафоғ намуда, талаботро икро менамоем. Яке аз шартҳои асосии қоҳши фоизҳои қарз ин таъмини суботи иқтисодӣ мебошад. Он яке аз механизмиҳо бо тадриҷ қоҳши намудани сатҳи фоизи қарз аст. Дар баробари ин устуворгардонии худи механизми низоми бонкӣ мӯҳим мегардад ва ба инкишофи низоми рақобат дар бонкҳо низ метавонад мусоидат кунад, ки дар натиҷа фоизи қарз оҳиста-оҳиста қоҳиш ёфта, ба соҳибкорони истеҳсолунанд дастрас мегарданд.

-Барои рушди соҳибкории хурдӣ миёна икрои қадом амалҳо афзалиятноканд?

Мо солҳои 2013-2014 дар Маркази тадқиқоти стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон як тадқиқоти қалонро ба анҷом расонидем, ки бо соҳибкорӣ пайваст буд. Ин тадқиқот имконият медиҳад, ки якчанд ақидаро баён намоям. Соҳибкорӣ сол аз сол рушд ёфта истодааст ва нақшоҳо барои солҳои оянда дар байнҳо соҳибкорон устувор шуда истодаанд. Дар баробари ин мушкилоти худи маърифати соҳибкорӣ ва норасони маъъумотонии ҳуқуқии соҳибкорон ҳисс карда мешавад. Аз ин рӯ, хеле муҳим аст, ки якчанд сатҳои дастирии фаъолияти соҳибкорӣ, ки дар барномаҳои дастирии фаъолияти соҳибкорӣ инъикос ёфтаанд, боз ҳам авҷи гиранд. Мақомоте, ки бо дастирии фаъолияти соҳибкорӣ машгуланд, бояд қасбият ва тавонии онҳо барои хизматрасонӣ ба соҳибкорон баланд бардошта шавад. Аз ҷумла хизматрасонии иттилоотӣ, ҷониши барои соҳибкорон дастрасӣ ба иттилоот муҳим аст. Дар баробари ин сабук кардани андоз барои соҳибкорон муҳим аст. Яъне механизми андозитонӣ бояд тақмил дода шавад то ин ки устувории фаъолияти соҳибкорӣ нигоҳ дошта шавад. Инкишофи низоми андозитонӣ низ муҳим аст. Албатта, сатми сеюми фаъолияти ин зиёд намудани бозори даstrasӣ ба маблағ аст. Ин сатми барои рушди соҳибкории хурду миёна мусоидат мекарданд. Ташкил ва рушд ёфтани низоми рақобат дар фазои соҳибкорӣ таконе барои рушди ин соҳа ҳоҳад буд.

-Аз нигоҳи Шумо ҳамчун як иқтисодшинос ҷӣ бояд кард, ки иқтисодиёти қишвар мунтазам рушд кунад?

-Агар ҳар як фард он вазифа ё масъулияте, ки дар наздаш ғузашта шудааст, масъулияти ҳисс карда фаъолият намояд, ҷонеа рушд мейбад.

Барои таъмини рушди иқтисодиёти Тоҷикистон икрои якчанд вазифаҳо аз ҷумла, ноил шудан ба се ҳадафи стратегӣ муҳим аст. **Якум**, зиёд намудани тавлиди қувваи барқ, ҷониши инкишофи иқтисодиёти дар бештари соҳаҳо аз даstrasӣ бо қувваи барқ, ҷониши инкишофи иқтисодиёти Тоҷикистон ба номи В.И.Ленин (номи ҳамонвақтаи Донишгоҳи миллӣ) буданд, ки бо гузашти ин ҳамавақт ва бо сафед кардани мӯи сари худ дар осиёби зиндагӣ аз гӯшоҳо қанори ҷумҳурӣ он рӯз ба дидори якдигар расиданд.

Онҳо дар ҷамъ 75 нафар буданд, ки пас аз супоридани имтиҳонҳо қабул пушти мизи донишҷӯй нишастанд. Ва онҳоро тақдир дар он солҳо аз ноҳияҳои вилояти Суғд (дар ғузашта Лениннобод), ВМҚБ, собиқ вилояти Кӯлоб, Қўргонтеппа, минтақаи Гарм, ноҳияҳои тобеи марказ ва шаҳри Душанбе ба ҳам оварду пас аз соҳиб шудан ба номи баланди донишҷӯй ба таҳсил пардохта буданд.

Омӯзиши ҳамсабақӣ бисёре аз ононро ёру бародар кард. Ин буд, ки чор ҷуфт ҷавонон бо интиҳоби якдигар дар оҳирни солҳои таҳсил ҳамхонаву ҳамсар шуданд. Дар ин воҳӯйрӣ бо сабабҳои муҳталиф фақат 30 нафар ҷамъ омаданд ва ибтидо ба бинои №6 донишгоҳи рафта, ҷондакиқа дар аудиторияи №17, ки нахустин дарси донишҷӯйашон онҳо ғузашта буд, нишастанд. Номи устодону ҳамкурсанро ба хотир оварда аз шахсиятҳои воқеъан донишманди зиндаӣ, ки он солҳои сабабаҳони мадоданд ёдовар шуданд.

Устод А.Маҳмадаминов, ки ҳамон солҳои худ аз ҷумлаи устодони ҷавони донишгоҳ буд, дар ин баҳши маросим донишҷӯёни собиқ ва имрӯз ҳар кадоме соҳиби таҷрибаи кор дар соҳаҳои гуногуни маориф, илму фарҳанг ва зиндагидаро ҳамроҳӣ карда, он лаҳзаи муассисирӯнандоз боз пушти минбар рафту ин рӯзи фарҳабашҳо ва дидори ҳамсабақонро таҳсилати гуфтанд.

Мусоҳиб  
Ибодуллоҳи ТОҲИР



Воҳӯрии гурӯҳе  
аз ҳатмкардаҳои  
Донишгоҳи  
миллии  
Тоҷикистон пас  
аз 35 сол

# ДУШАНБЕ, МОРО МЕШИНОСӢ...

- Шодиҳои бачагонаи  
марду занони солор  
дар пояи ҳайқали үстод  
С.Айнӣ дар Душанбе

**Ч**АНД рӯз пештар буд, ки шаҳсоне солору дар мӯжон сафеди афторда дар яке аз маҳалҳои зебон пойтаҳт ҷамъ шуда, аз дидори якдигар ҳуշҳоӣ мекарданд.

Ҳаяҷоне, ки дар ин лаҳзаҳо ҳар қадоме аз онҳоро фаро гирифта буд, фақат ҳудашон дарк мекарданд. Ин марду занҳои қалонсол аз ҳатмкардаҳои соли 1980 факултети филологияи тоҷикики Университети давлатии Тоҷикистон ба номи В.И.Ленин (номи ҳамонвақтаи Донишгоҳи миллӣ) буданд, ки бо гузашти ин ҳамавақт ва бо сафед кардани мӯи сари худ дар осиёби зиндагӣ аз гӯшоҳо қанори ҷумҳурӣ он рӯз ба дидори якдигар расиданд.

Ин воҳӯйрӣ ҳам ҷандин лаҳзаҳои хотирмон дошт, ки яке фурӯсат ёфта омадану иштироки мувонини якуми ҲХДТ Саидмурод Фаттоҳзода буд. Ҳамкурсан дар симои ин шахсияти имрӯз дар Тоҷикистон шинохташуда он ҳамсабақи закӣ ва фурӯтани пешини худро бори дигар диданд. Бисёриҳо ба ёд оварданд, ки ўагарҷӣ фақат ду сол ҳамкурс ва ҳамнишинашон буду баъдан барои идомаи таҳсил пардохта буданд.

Омӯзиши ҳамсабақӣ бисёре аз ононро ёру бародар кард. Ин буд, ки чор ҷуфт ҷавонон бо интиҳоби якдигар дар оҳирни солҳои таҳсил ҳамхонаву ҳамсар шуданд. Дар ин воҳӯйрӣ бо сабабҳои муҳталиф фақат 30 нафар ҷамъ омаданд ва ибтидо ба бинои №6 донишгоҳи рафта, ҷондакиқа дар аудиторияи №17, ки нахустин дарси донишҷӯйашон онҳо ғузашта буд, нишастанд. Номи устодону ҳамкурсанро ба хотир оварда аз шахсиятҳои воқеъан донишманди зиндаӣ, ки он солҳои сабабаҳони мадоданд ёдовар шуданд.

Аз ин муҳимтар, ҳамон гунае ки дар ҷавонӣ буд, ҳоккору самимӣ бокӣ монда, фақат ҷизе, ба худ афзудааст, таъмину хидоранд, ки ҳамсабақони пешин дар ин ҷониши ҳамхонаву ҳамсар шуданд. Дар суҳбатҳо маълум шуд, ки бисёре аз иштирокчиёни муҳлӯқот дар маҳалҳои зисту ҷои кори худ аз ҷумлаи фаъолони ҲХДТ шинохташуда онҳо ғузашта будаанд ва дар баробари корҳо ва вазифаҳои идории худ дар икрои барнома ва нақшоҳои ҳизбӣ ҳам саҳм мегузоранд.

Ҳамсабақон ба таври ҷиддӣ қавл доданд, ки дар оянда бо нерӯи дучанд ва бо садоқати бештар дар амалӣ шудани вазифаҳои идории худ дар икрои барнома ва нақшоҳои ҳизбӣ ҳам саҳм мегузоранд.

Абдуманон Маллаев ва Каҳимбоя Атаев аз ноҳияи Ғонҷӣ, Раҳмон Тиллоев аз Панҷакент, Донабой Шарифов ва Муҳаммадӣ Бафоев аз Истаравшан, Аслинисо Мирзошоев, Бўрибек Бўрибеков аз Ҳоруғ, Додиҳудо Муҳаммадиев аз Ҷарвоз, Мажбуба Умарова аз Ҳуҷанд, Зоир Гаффоров аз Қўмсангир, Назар Одинаев аз Ҳастоҳ, Сотим Ҷонов аз Шаҳринав ва даҳҳо нафари дигар ба монанди ҳамкурсан дар пойтаҳт будаашон дар баҳшҳои муҳталиф солҳои зиёд заҳмат қашидонда ва ҳоло ҳамзамон бо сарпастӣ ба фарзандону ба ҳонавадаҳои шуда ба кори худ низ соғдилона идома медиҳанд. Иштирокчиёни муҳлӯқотро Сафарбеки Солеҳ, қорғардони шинохта ва Қироншоҳи Шарифзода, рӯзноманигор ва устоди ҲМТ ғоибона аз шаҳрҳои Масқав ва Иркутскии Руслони Табрик карданд.

Ин воҳӯйрӣ ҳам ҷандин лаҳзаҳои хотирмон дошт, ки яке фурӯсат ёфта омадану иштироки мувонини якуми ҲХДТ Саидмурод Фаттоҳзода буд. Ҳамкурсан дар симои ин шахсияти имрӯз дар Тоҷикистон шинохташуда он ҳамсабақи закӣ ва фурӯтани пешини худро бори дигар диданд. Бисёриҳо ба ёд оварданд, ки ўагарҷӣ фақат ду сол ҳамкурс ва ҳамнишинашон буду баъдан барои идомаи таҳсил пардохта буданд.

Дар ин воҳӯйрӣ Бибигул Шарифова мувонини сармӯҳаррири наширии "Ирфон", Саидмурод Одинаев, дотсенти кафедраи забони Донишгоҳи миллии тибии Тоҷикистон, Саид Саидов, полковники мустафъии вазорати мудофиаи ҶТ ба унвони созмони мөхмомони раҳдурӯи наzdikro "Хуш омадед!" - муғфтанд.

Иштирокчиёни воҳӯйрӣ аз ҳамсабақони равоншодашон Ҳанифа Абулҳаев, Мирзокарим Раҳимов, Исроил Иброҳимов, Барно Файбуллоев, Раъно Мавлонова, Неъмат Ҳомидов ки ин ҷаҳонро пай ҳам падруд гуфтанд.

Мардум беҳуда намегӯяд, ки "Мехри одамӣ дар ҷашм аст". Ҷавонони миңтақаҳои гуногун, ки ҳамасола бо маҳсади таҳсил дар шаҳрҳо ҷамъ меоянд, дар муддати омӯзиш ва ошонӣ бо ҳамдигар мегӯяд, ки ҳамдигар мегӯяд.

Давлати Тоҷикистон дар даврони Истиқлол барои тақвияти заминai ҳамгирии миңтақаҳои қишинавӣ шудаанд. Шоёни таҳсил ва кирои таъқид аст, ки наслни қалонсол низ бо баҳонаи баргузории ҷонин воҳӯриҳо ва бо ёдоварӣ аз ғузашта барои таҳсилати гуфтанд.

Ҳамсабақон ба таври ҷиддӣ қавл доданд, ки дар оянда бо нерӯи дучанд ва бо садоқати бештар дар амалӣ шудани вазифаҳои идории худ дар икрои барнома ва нақшоҳои ҳизбӣ ҳам саҳм мегузоранд.

С. ЮСУФОВ

"Дар ин самт зарур аст, ки чиҳати коҳиш додани муҳочират мухайё намудани ҷойҳои нави кориро дар дохили кишвар ҳарчи бештар тавсса баҳшида, доир ба масъалаҳои танзими муҳочирати меҳнатӣ, аз ҷумла ҳифзи ҳуқуқи шаҳрвандони мо ҳамкорӣ бо мақомоти марбути кишварҳои қабулкунандаи нерӯи корӣ беш аз пеш тақвият баҳшида шавад".

Эмомали РАҲМОН

"САЙЁРАИ  
МУШТАРӢ ИНТИЗОРИ  
МУҲОЧИРОН АСТ"

**М**АҶМУЛАН дар ҷунин миҳоҳад, ки гирд ва мавзӯҳои васеъ арқому ақоқӣ, дарлел, иқтибосҳои бешумор асабро хаста мекунанд. Барои ин ҳам ҳикояти публисти амирикӣ Питер Макс ёдам омад:

"Гарес аз қабилаи кӯчаки ҳуд дар Ангола ба дехаи Қангали барои шикамсерӣ фирор кард. Гупо аз ин деха ба дехаи фарозтар кӯҷид. Коқно аз дехаи қалон ба шаҳр ҳичрат кард. Нуак аз шаҳр ба Могадиши ҳичрат кард. Тунак аз Могадиши ба Миср рафт. Чуброн аз Миср ба Фаронса рафт. Франсуа аз Фаронса ба Амирико ҳичрат намуд. Макси амирикӣ барои зиндагии бозҳам боҳашамат ба Муштарӣ ҳичрат мекунад..."

Дар асл ҳамаи ин силсила занҷири муҳочират барои таъмини бештари моддӣ 500 сол боз вучуд дорад. Аммо имрӯз Русия кишвари имконпазири қабули муҳочирон аз Тоҷикистон меҳоҳад, ки низоми муҳочирати авруа миқдори дар доираи таҷриби асрҳои 19-20 ҷорӣ қунад, муаммо, ки Амирико ва Аврупо 300 сол бо ҷаҳди зиёд ба низом оварданд. Бо вучуди он имрӯз низ ҳичрати гайриқонунӣ аз Куба, Венесуэла ба ИМА давом дарад. Намояндаи минтақавии Созмони байналмилалии муҳочират дар Русия Авел Шалус ба таври дақиқӣ дар бораи роҳҳо ва ҳатарҳои муҳочират ба кишварҳои узви Авруосиё гузориш дода, нисбатан ошкоро ва мушахҳас гуфт, ки Иттиҳоди иқтисодии Авруосиё барои муҳочирони меҳнатии тоҷик монеаҳои навро ҷорӣ мекунад. Монеа асоси қайфияти қасби муҳочирон аст. Барҷидани мутахассисон, алалхусу табибон, олимон муҳандисон низоми иҷтимоии муҳити Тоҷикистонро ҳалалдор мекунад. Дуввум, муҳочирони беҳихтисос ба урдуи бекорон табдил мёбанд. Саввум, Иттиҳоди Авруосиё ба аъзоёни нав Қирғизистон, ва Арманистон имтиёзҳои бештар дода, миёни муҳочирони Осиёи Марказӣ рақобати носолим ба вучуд ҳоҳад

# МУАММОИ МУДАВВАР ВА КУНҔҲОИ МУХОЛИФ

Ҷаҳони гарб ҳанӯз дар ибтидои солҳои навадум дар пайи инқирози Иттиҳоди Шӯравӣ сели муҳочирони меҳнатии иҷборӣ ва изтиориро интизор буд. Ба ин кишварҳои Аврупо пурра омода буданд. Зоро онҳо сесад сол боз аз таҷриба се даври муҳочирати меҳнатӣ ба Америка сабақи хубе бардоштаанд. Имрӯз дар баробари муҳочирати меҳнатӣ муҳочирати иҷборӣ бар асри даргириҳо, фалокатҳои табии Аврупоро ба ташвиш овардааст. Барои ин ҳам ташкилотҳои байналмиллалӣ ва ҷомеаи шаҳрвандии Русия барои танзими муҳочирати қонунии меҳнатӣ тадбирҳои оммавӣ доир мекунанд. Ҷанде пеш Созмони Байналмилалии муҳочират (СБМ) дар ҳамдастии Ташкилоти Ҷамъиятии "Муқоламаи тамаддунҳо" дар мавзӯи "Муҳочирати меҳнатӣ аз Тоҷикистон ба кишварҳои узви Созмони Ҳамкории Авруосиё "мизи мудаввар" доир намуд. Ба ин мавзӯи дар Тоҷикистон аз ҳонандай мактаб то пири 70 сола таваҷҷӯҳи ҳоса доранд. Ба мизи мудаввар иқтисодшиносон, коршиносон ва масъулини сохторҳои калидӣ даъват шуданд. Ҷунин андешаҳо аз баҳси ин мавзӯи бардошта шуданд.

овард. Ҷорум, корфармоеённи Русия аллакай барои муҳочирони Қирғизистон дар доираи салоҳияти Иттиҳод музд ва шароити хубтаре пешкаш мекунанд. Табиист, ки корфармо аз байни устои моҳири тоҷик ва устои ҷомеаи шаҳрвандии Русия қабул намуданд. Аз ин шумора 341 ҳазору 51 нафар мард ва 41 ҳазору 806 нафар зан мебошанд. Зиёда аз 90 фоизи ин муҳочиронро Русия қабул намудааст. Аз ворид шудан ба иттиҳоди гумруқӣ шаҳрвандони Тоҷикистон ба яққатор имтиёзҳо барҳурдор мешаванд.

**"ХУШ ОМАДЕД, БА  
БЕГОНАГОН ДАРОМАДАН  
ҚАТЪИЯН МАНЪ АСТ!"**

**К**ОРМАНДИ Вазорати меҳнат ва шугли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон Мой়еншо Маҳмадбеков олими соҳаи муҳочирати меҳнатӣ зикр намуд, ки имрӯз ягон давлат таъмини талабот ба кувваи кориро иҷро карда наметавонад. Муҳочирати меҳнатӣ аз Тоҷикистон ҳичрати муваққатӣ аст. Тоҷикистон аз нигоҳи омезиш ва муқимӣ гардидани муҳочирон физи паст дорад. Ин хоси миллати тоҷик аст. Вале марҳилаи ҳичрати

меҳнатӣ бо вучуди буҳрони иқтисадӣ- сиёсии Русия авчи тоза гирифтааст. Аз ҷумла дар ҳафт моҳи соли 2015 аз ҷумҳурӣ 382 ҳазору 587 нафар ба мақсади кор сафар намуданд. Аз ин шумора 341 ҳазору 51 нафар мард ва 41 ҳазору 806 нафар зан мебошанд. Зиёда аз 90 фоизи ин муҳочиронро Русия қабул намудааст. Аз ворид шудан ба иттиҳоди гумруқӣ шаҳрвандони Тоҷикистон ба яққатор имтиёзҳо барҳурдор мешаванд.

Ду иттиҳоди иқтисодии ИДМ "худиҳо" ва бегонаҳоро ҷудо науданд. ва барои оромӣ, осудагӣ, бехатарии муҳочирати меҳнатӣ бояд ӯзвинӣ дар Иттиҳод бояд шуд. Ҷӣ тавре ки 30 сол қабл дар Иттиҳод Шӯравӣ барои гирифтани мансаб ба ӯзвияти ҲҚИШ талош мекарданд.

**"ЗИД, МУҚОБИЛ,  
БЕТАРАФ? НЕСТ!"**

**Г**АРЧАНДЕ дар марҳалаи ибтидой асноди ҳуқуқии Иттиҳоди Авруосиё ва иттиҳоди Гумруки муҳочирати меҳ-

натӣ танҳо дар баҳши омезиш ва истифодаи бозори муштараки меҳнат омада бошад ҳам, баъдан ин муаммо ба мадди аввал баромад. Ҳуқуқшинос Ойниҳол Бобоназарова зикр кард, ки ин иштибоҳи Иттиҳоди Авруосиё ва Иттиҳоди гумруқӣ ба муҳочирони давлатҳои аъзо омӯзиши қасбӣ, таъмини ҳуқуқҳои корӣ ва яққатор тадбирҳои иҷтимоӣ-маширо пешкаш мекунанд. Яъне, Павел Шалус, Сайфулло Сафаров ва Ҳочимуҳаммад Умаров ва ҷандан танкоршиносидигар ояндаи дурахшони муҳочирати меҳнатии тоҷикро дар ӯзвияти Тоҷикистон ба ин Иттиҳод мебинанд. Аммо профессор Абдунабӣ Сатторзода, ки нисбат ба дигар иштироқчиёни баҳс аз мавзӯи оғоҳтар аст, аз ӯзвияти ин Иттиҳод чун Ойниҳол Бобоназарова бартариеро ҷашмдор нест. Сатторзода нисбат ба созмонҳое, ки дар кишварҳои пасошӯравӣ ба миён омадаанд, назари дигар дорад. Ӯ мегӯяд, ки "ворид шудан ё нашудани Тоҷикистон ба

Иттиҳоди гумруқӣ ба сарнавишти миллати мо вобастагӣ дорад ва масъалаҳо ҷиддӣ аст. Набояд аз аъзо шудан ба ин созмон ҳушбии буд. **Чаро?**"

Дар посух ба ин суول ҳудаш мегӯяд, ки "Александр Лукашенко, президенти Белорус одами тасодуфӣ нест, яке аз муассисони Иттиҳоди иқтисодии Авруосиё маҳсуб мёёбад. Ӯ дар мулокоташ ба президентони Русия ва Қазоқистон пешниҳод намуд, ки таъсиси ин ниҳод 10 сол ба қафо партофта шавад. Ҷунки миёни кишварҳои узв ҳеле масъалаҳо вучуд дорад. Вай одами ҳавоӣ гап мезадагӣ нест". Сатторзода ӯзвияти Тоҷикистонро дар Созмони амнияти дастаҷамъӣ ва дигар ташкилотҳо камарзиҳ донист.

Муҳолифини ӯзвияти ба ин Иттиҳод даъво доранд, ки аъзои Созмони иқтисодии Авруосиё иқтисоди ҳамвир ва яхела надоранд. Ин монополияи яқдвлатро болои дигар аъзо ба вучуд ҳоҳад овард. Ҳамзамон нотиқонтаъид карданд, ки иқтисоди Русия дар 50 соли баъд низ "Ба ҷӯш" намоеяд.

Дар гузориши муовини директори Институти иқтисод ва демография Аброр Мирсаидов андешаи муҳимме ҷолиби иқтибос аст. 67 фоизи қувваи кории мозози 2013 дар ҳудуди дехот аст. 71 фоизи аҳолӣ ҳам дар дехот зиндагӣ мекунанд. Акнун, агар аз рӯи қонунҳо гирем, дехот аз шаҳр ба муҳочират бештар ҳавасманд аст. Агар таҳлил карда бароем, дар Озарбойҷон 38 фоиз, Белорус 10 фоиз, Қирғизистон 31 фоиз ва дар Русия 10 фоизи аҳолӣ дар дехот зиндагӣ мекунанд. Дар дехоти Русия қарӣ, ки аҳолӣ намондааст. Фақат дар Тоҷикистон баландтар аст, 67 фоизи қувваи кории мозози аҳолӣ шуғлони Тоҷикистон доҳил мешавад, аммо амалан ўдар Русия аст.

Акнун агар аз рӯи қонунҳо гирем, дехот аз шаҳр ба муҳочират бештар ҳавасманд аст. Агар таҳлил карда бароем, дар Озарбойҷон 38 фоиз, Белорус 10 фоиз, Қирғизистон 31 фоиз ва дар Русия 10 фоизи аҳолӣ дар дехот зиндагӣ мекунанд. Дар дехоти Русия қарӣ, ки аҳолӣ намондааст. Фақат дар Тоҷикистон баландтар аст, 67 фоизи қувваи кории мозози аҳолӣ шуғлони Тоҷикистон доҳил мешавад, аммо амалан ўдар Русия аст.



Ана барои чӣ мо 650 - 700 ҳазор мегӯем, воқеан ҳам 1,2 миллион аҳолии муддати ҷаҳонӣ монанд. Агар, инро ба ҳисоб гирем, муҳочират барои Тоҷикистон манфиатнок аст. Соли 2013 шахсоне, ки расман кор мечустанд 71, 2 ҳазор нафарро ташкил медоданд. Муассиса ва корхонаҳое, ки коргар талаб доштанд, 11, 3 ҳазор. Пас, бубинед ба ҳар як чойи корӣ талабот пайдо шудааст. Як нафар бо 6 нафар барои кор рақобат дошт. Дар соҳаи бонқдорӣ як нафар бо 98 - 100 нафар рақобат дошт. Дар соҳаи анҷоз ва гумрук низ рақобат баланд буд. Нафарони бекор чӣ бояд кунанд? Албатта ба хориҷ аз кишвар корҷӯй мешраванд. 60 фоизи захираҳои меҳнатии аз 18 то 29сола дар хориҷи кишвар мебошанд. Борҳо сикли даврагии муҳочиратро таҳлил кардем, маълум мешавад, ки он баъди 35солагӣ суст мешавад ва баъди ин муҳочир мекоҳад ба Ватан баргардад. Аз рӯи аҳбори Ҳадамоти муҳочирати Русия маълум мешавад, ки 44 фоизи муҳочирони муддати ҷаҳонӣ монанд. Аз 52 то 56 фоизи муҳочирони муддати ҷаҳонӣ монанд, маълумоти олий доранд.

# ЧИ КУНЕМ, КИ ФАЪОЛИЯТУ ЗИНДАГИИ МО ДАР ХОРИЧ БЕХТАР ШАВАД?

**У**МАРОВ Ҳочимуҳаммад ҳам ба фикри Мирсаидов розӣ аст, ки вақти шиддатонкии кори кишоварзӣ дар саҳро қувваи корӣ намерасад. Ин нишонаи ҳамин аст, ки мо аз он меъёре, ки барои рушди иқтисодӣ иҷтимиоии Тоҷикистон зарур мебошад, гузаштем. Аслан, ҳамон муҳочираве хуб аст, ки ба манфиатҳои иқтисадии чумхурӣ, хусусан ба рушди соҳаҳои ғайри иқтисод зарур бошад. Ин як тарафи масъала, тарафи дуюми масъала ин аст, ки

Қазоқистон, Белорус ва Русияра пайдо хоҳем қард. Фикр мекунам, ки дер ё зуд мо аъзои ин иттиҳод мешавем ва бо аъзо шудан дигар масъалаҳо ҳам ҳалли худро мейбанд.

## "ЧОЗИБАИ МАОШ"-И БАЛАНД МЕКАШАД

**И** Н мавзуро Сайфулло Са- фаров, муовини директо- ри Маркази тадқиқоти стратегии назди Президенти ЧТ чунин шарҳ дод: "Дар маҷмӯъ мавзеи давлат пеш аз ҳама ба он нигаронида шудааст, ки чӣ гуна манфиатҳои миллии худамонро ҳифз мекунем. Дар натиҷаи бух- рони соли 2014 -15 қарib 30 фо- изи муҳочирон худашон гурехта омаданд. Вуруди 350 ҳазор на- фарро Русия манъ кард. Агар ҷараёни буҳрон ҳамин хел давом кардан гирад, сафи муҳочирон дар Русия боз ҳам камтар мемо- над. Пас, муҳим он аст, ки мо дар ин ҷо барои муҳочирон шароити корӣ фароҳам биёрем. Ба наза- ри мо воридшавӣ ба Иттиҳоди Ав- руосиё барои Тоҷикистон, киша- ре, ки маоши кам дорад, нисба- тан ҳавфнок аст. Зоро метавонад гурези мағзҳо, мутахассисони ҳубро ба ба вучуд оварда, поҳояни иктисолии миллӣро суст намояд.

Иңбиздеги миллилар суынан да.  
Зеро чозибаи маоши баланд  
ҳамеша мекашад, мебарад ново-  
баста аз хошии мо. Барои ҳамин  
коре кардан лозим, ки масъалайи  
маошро бардорем. Мо ба тақди-  
ри мардуми худамон ҳеч вақт бе-  
тараф буда наметавонем".

## ТОЧИКИСТОН ЧИ ҚАДАР МУХОЧИРРО ФУНЧОНИДА МЕТАВОНАД?

**С**АРВАРИ давлат дар Па-  
ёми худ ба Маҷлиси Олии  
кишвар гуфта буд: *"Таъ-  
сиси ҷойхон нави корӣ яке аз  
самтҳои муҳими сиёсати*

Мархилаи ҳичрати мөхнатай бо вүчүди бүхрони иктиносой-сийеси Рүсия авчи тоза гирифтааст. Аз чумла 9әр ҳафт мөхисоли 2015 аз чумхурى 382 ҳазору 587 нафар ба мақсади корсафар намудаң . Аз ин шумора 341 ҳазору 51 нафар мартва 41 ҳазору 806 нафар зан мебошанд. Зиёда аз 90 фоизи инмүхочиронро Рүсия қабул намудааст. Аз вориis шудан ба иттиходи гумрукى шаҳрвандони Тоҷикистон ба як қатор имтиёзҳо бархурдор мешаванд.

имрӯз муҳочирати мо муҳочирияти давраи гузариш мебошад. Яње чӣ? Дар ин давра корхонаҳои иқтисодӣ аз кор монданд. Пас, барои бартараф кардан ин раванд, ҳамаамон як фикр дошта бошем ҳар ҷӣ зудтар соҳтани корхонаҳои саноатӣ. Коргоҳҳо дар соҳаи саноат. Ҷойи кор дар кишварӣ роҳи баромад аз вазъият иҷтимоии Ҳукумати мамлакат мебошад. Чунонки болотар зикр намудам, соли 2014 дар кишвар беш аз 252 ҳазор ҷойҳои наеи кори доимӣ, муваққатӣ ва маёсими таъсис дода шудаанд. Соли 2015 бояд на кам аз 200 ҳазор ҷойҳои нави корӣ муҳайё карда шаванд".

нест, чунки он мавсими буда, фо-  
ида намеорад. Аммо ба ҳисоби  
миёна дар Тоҷикистон арзиши як  
чойи кор тақрибан ба 35 ҳазор  
доллар мерасад. Инро дар сано-  
ати сабуқ дар назар дорам. Агар  
мо сад ҳазор чойи корӣ соҳтан  
ҳоҳем, бароямон 3,5 миллион дол-  
лар сармоя лозимаст. Барои То-  
ҷикистон сад ҳазор чойи кор кам  
аст, таҳминан аз 500 - 700 ҳазор  
чойи корӣ зарур аст. Бо соҳтани  
ин корхонаҳо проблемаи муҳим-  
тарини ҷумҳурӣ ҳал мегардад.  
Агар мо аъзои ин Иттиҳод шавем,  
имкони ворид шудани сармоя аз

## **Мавчуда СОҲИБНАЗАРОВА**

# АФГОНИСТОН дар инхисори шариатсолорӣ

**Вақтҳои ахир дар музофотҳои Ҷумҳурии Исломии Афғонистон**  
**воеоти характери зидди инсонидошта ба вуқӯй пайваста истодааст**  
**ва ин раванд тадриҷан ташаннӯҷ пайдо мекунад ва муҳити**  
**мағшӯшро дар фазои минтақа заминасозӣ менамояд.**

**A**ХИРАН, Созмони дифоъ аз ҳуқуки ба шар ё Авфи байналмилал дар робита бо ваҳшонияти навбатии шариатмадорон - маҳкум кардани ду ҷавони афғон ба 100 зарбаи тозиёна дар музофоти рака кардани мардум (беобрӯкунӣ) васеъ истифода мебаранд ва дар назди мардум татбиқ намудани ҷазо ҳам ба ҳамин хотир аст, то иҷтимоъ аз даст задан ба аъмоли гайришарьӣ ва гайрисуннатӣ ҳазар кунад.

Агар ба шабакаҳои телевизионии Афғонистон таваҷҷӯх кунем, манзараи баҳсҳои тунди рӯзноманигородро бо мақомоти давлатӣ ва дигар ниҳодҳои сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ мушоҳида мекунем, ки бар пояи риоёти меъёрҳои низоми демократия ҷараён мегиранд. Ба назар ҷунин мерасад, ки муҳити нави иҷтимоӣ дар Афғонистон созмон ёфта истодааст, аммо дар ботин қӯҳнапарастӣ ва дифоъ аз арзишҳои ҳуввиятсиз дар манотики гуногуни қишвар дар авҷаст. Дар ин маврид абёти шоири ватанпарастӣ аффон ба исми Равшан ба ёд меояд, ки ба дасти мутаассибин оҳири солҳои навадуми садаи бист қушта шуда буд ва манзараи муҳити фосидшуда вақтро хеле зебо ба риштаи тасвир қашида, дар ростои обод

нохон, "куфру муфсид" гүё мухити шариатмаоби минтақаро халалдор сохтанд. Дар вилояти Фуриттифоқ афтодани чунин ҳодисаси нангин моро аз ифтихороте, ки аз давлати Гуриён доштем ва дорем, фарсаҳх дур месозад. Сулолаи тоҷикии Гуриён дар асрҳои миёна овозадор буд ва аз маנוфеи миллӣ дифоъ мекард. Бо вучуди он ки давлат умри кам дид, дар сафаҳоти таърихи миллӣ ҷойгоҳи вижа касб намуд. Бар хилофи ин, имрӯз дар Гурӯз ҳамалоти зидди миллӣ тавсса ва раванди бегонашавӣ таҳқиму тақвият мейбад. Ин вазъи ногувор моро ба ояндаи неки минтақа нигарон месозад.

ва шукуфо карданӣ ватан аз ҳаммеҳанош хостори иқдомоти ҷиддӣ шудааст:

**Чӯ ҳуш гуфтаст он марди**  
**хирадмаслак, ки аҳли зуҳд,**  
**Ба ботин кофару зоҳирмусулмон**  
**то ба кай бошем?!**

**Биё, коре кунем бо ҳам ба эҳёи**  
**Ватан Раҷшан,**  
**Чу булбул баҳри гул дар оҳу афғон**  
**то ба кай бошем.**

Хукмнома бо иштироки бевоситаи омма ичро гардид ва ин навъ вахшонияти асримиёнагӣ дар ҳузури мақомот, масъулини додгоҳ, шоҳидон сурат гирифт. Нуктаи муҳими дигар ин аст, ки бъяд аз ичрои ҷазо мӯҷримин озод нашуданд, ҳол он ки тибқи қавонин бояд озод мешуданд. Ҳабарнигорони фаъоли расонаҳои афғонӣ дарзмон аз нигаронии қишироҳи гуногун дар робита ба ин ҳодиса иттилоъ доданд. Вале нигаронии мардум ва маҳсусан, ақшори фаъоли Афғонистон барои давлатмардон ҳеч арзише на-дорад. Ин гуна нигаронии куллӣ ва саросариро дар марги Фарҳунда дида буданд ва новобаста аз фишорҳои ҷомеаи шаҳрвандии афғон ҳукми ноодилона дар нисбати мӯҷримин содир карда шуд. Ба ҷунин қазияҳо дуруст ва мунсифона расидагӣ накардан ва саҳлангорона муносибат кардан ниҳодҳои қалидии давлат мардум ва ниҳодҳои иҷтимоии Афғонистонро дилсард намудааст. Ширкат варзидани

Мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва дигар ниҳодҳои давлатӣ дар маросими иҷрои ҷазо баёнгари он аст, ки ҳуқумат ва ниҳодҳои давлатӣ барои тақвият ёфтани мезӯёр ва нормаҳои шариати исломӣ дар минтақа бевозита саҳм мегузоранд ва танҳо зоҳирان, аз озодӣ, адолат, демократия, либерализм, парламентаризм, гуманизм ва амсоли инҳо барин қалидмағумҳои низоми сиёсии дунявӣ дифоъ мекунанд ва дар ҷаласоту гузоришоти минтақавӣ ва байналмилалӣ ҳарфҳои зиёди шиоргуна мезананд. Аммо дар ботин, аксари давлатмардони аффонӣ ба низоми шариатсолорӣ, ки дар маҷмӯӯ, бардагароист, майл доранд ва аз он барои фиреби мardум ва ниҳодҳои гуногуни иҷтимоӣ ба сифати абзори сиёсӣ истифода мебаранд.

Аз назари равоншиносӣ, саркӯб намудани ғаризоҳои табиии инсонӣ боиси таҳқими тақвият ёфтани онҳо дар маҳдудаҳои иҷтимоӣ мегардад. Мехрварзӣ, отифат ва дӯстдорӣ категорияҳои ахлоқӣ буда, дар ҷавомеи баста ғайримашруъанд ва бурузи илтифоту самимияти мутақобилаи ҷинӣ куфру илҳодро ба миён меоварад. Бар хилоғи мезӯёрҳои шаръӣ Аҳмад ва Зармира амал намуданд ва ин ҷурӯату часорати онҳо оташи ҳашми шариатҷӯёро аланганд тоза баҳшид. Тавассути дар маърази ом музозот кардани мӯҷримин шариатгӯён тарсӯ ҳаросро дар миёни авоминҷос таҳрик дода, ба ин восита ҳуқити иҷтимоиро

## **Нозим НУРЗОДА,** *Маркази омузии равандҳои муосир ва оянданигарии илмии АИ ҶТ*



# ДАР БАДАХШОН БО ЮГУ СИПОР ҲОСИЛИ ХУБ МЕРӯёнанд

Рӯҳои 22-26 августи соли ҷорӣ бо таклифи Бунёди Оғоҳон дар Ҷумхурии Исломии Афғонистон ба вилояти Бадаҳшони ин мамлакати ҳамсоя оид ба омӯзишу ба роҳ мондани системаи навъбарорӣ ва тухмипарварии картошка ва топинамбур бо чанде аз мутахассисону дехқонони ағон дарсҳои илмӣ ва амалиро гузарондем. Бояд қайд намуд, ки вулусволии Ишкоҳими вилояти Бадаҳшони Ҷумхурии Исломии Афғонистон яке аз қарияҳои серзамину сероб барои парвариши зироатҳои қишоварзӣ ба ҳисоб рафта, дар баробари ғаллакорӣ, сабзавоткорӣ, бодгорӣ, ҷорводорӣ, инчунин картошкапарварӣ равнақу ривоҷ ёфтааст.

**К**АРТОШКАРО ба Афғонистон, ки бо номи **қачалу маъмур** аст, таҳминан солҳои 1850-1870 аз Эрон ворид соҳтаанд. Дехқонони ағон бе трактору мошину механизмои замонавӣ бо истифодабарии қувваи ҷорӣ аз қишти картошка ҳосили хуб, (25-35 тона аз як га) ҳосил мерӯёнанд. Ҳосилнокии ғандум аз як гектар дар заминҳои обӣ ба 30-50 сентнер, сабзвавот ба 300-350 баробар аст. Таи солҳои охир дар Афғонистон ба бунёди беғҳои замонавӣ (интенсивӣ) дикқати ҷиддӣ дода мешавад. Дар ҷорӣ намудани таҷрибаҳои илмӣ дар бахшҳои муҳтасифи қишоварзӣ олимон, мутахассисону дехқонони ағон аз таҷрибаҳои олимони тоҷик, аз ҷумлаи устодони Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон, Академияи илмҳои Ҷумхурии Тоҷикистон ва Академияи илмҳои қишоварзии Тоҷикистон самаранои истифодаи мебаранд.

Мо дарсҳои омӯзиширо доир ба даст овардани навъҳои нав ва ба роҳ мондани системаи тухмипарварии картошкaro дар музофоти Ганҷбоди ноҳияи Ишкоҳими Афғонистон бо ҳамроҳии мутахассисону дехқонон, ки аз минтақаҳои гуногуни ин вилоят давват гашта буданд, ташкил намудем.

Мавзеи кӯҳии Ганҷбод дар баландии бештар аз 2600 метр аз сатҳи баҳр ҷойигар буда, бо обҳои мусаффоӣ ҷашмаҳои кӯҳӣ хуб таъмин мебошанд. Дар фасли тобистон дар ин мавзеъ шамоли форам доимо вазида меистад, ки ин барои ағзоиш наёфтани ҳашароти зараровар, аз қабили ширинчаҳо ва тавлиди тухмии солими картошка ва дигар зироатҳо мувоғиқат менамояд. Дар ин ҷо 5 сол қабл бо ташабbus ва дастигiriи Бунёди Оғоҳон дар майдони беш аз 3 га заминҳои обӣ майдони илмӣ ва омӯзиши навъҳои гуногуни

гуни зироатҳои қишоварзӣ, аз қабили гандум, зағир, лӯбигӯҳо, картошка, қарам, помидор, сабзӣ, полезиҳо, богоғ ва зироатҳои хӯроки ҷорво (себарга, юнучқа) ташкил карда шуда буд.

Майдони картошка дар ин омӯзишҳои илмӣ таҳминан як гектарро ташкил намуда, ҳар сол аз ин майдон ҳосили 28-30 тона на лӯндаҳои тухмии хушсифати ҷалтавӣ ба даст оварда шуда, ба дехқонон тақсим карда мешавад, ки он пасон дар заминҳои дехқонони тавлидкунандаи тухмӣ ағзоиш дода шуда, боз ба дигар ҷорӯҳи дехқонон дастрас мегардад. Ба ҳамин тартиқ тухмии солими картошка, дар ин ҷо асосан аз ин қитъаи начандон қалони илмӣ оғоз ёфта, дар майдонҳои дигари дехқонон идома ва ағзоиш дода мешавад. Коҳроҳи саҳроӣ ва нигоҳубини зироатҳо ба души се нафар дехқонбачаҳо вобаста карда шудааст.

Дар муддати сафар мо аз фаъолияти қишоварзии дехқони таҷрибаноки Ганҷбод Гулзори Фарҳод, ки дар иҳтиёраш бештар аз 20 га замини обиро дошт, дидан намудем. Ин дехқон аз як га заминҳои қишти гандум ҳосили 40-50 сентнерӣ, картошка - 300-400, себ - 100-150, сабзвотиҳо - 330-400 сентнериро ба даст меоявадааст ва тамоми корҳои саҳроӣ бо истифода аз қувваи ҷорвои ҳонагӣ ба ҷо оварда мешаванд. Махсусан, тухмакҳои ботаникӣ картошка, ки аз дурагакуни намунаҳои LT-8 x TS-15, ки аз тарафи олимони Маркази умумиҷаҳонии картошка (Перу) ва Тоҷикистон бо истифодабарии тухмакҳои ботаникӣ картошка навъҳои гуногуни картошка ҷамъ оварда шуда, баҳо дода мешаванд. Махсусан, тухмакҳои ботаникӣ картошка, ки аз дурагакуни намунаҳои LT-8 x TS-15, ки аз тарафи олимони Маркази умумиҷаҳонии картошка ба даст оварда шудаанд, натиҷаҳои хуб дода истодаанд. Ин тухмакҳои ботаникӣ дар водиҳои Раҷту Зарафшони Тоҷикистон низ омӯҳта шуда истодаанд ва барои ба даст овардани ҳосили баланди картошка мусоидат мемоняд.

Дар ҷараёни ин омӯзишҳо мебештар ба иштирокчиён доир ба мавзӯҳои тайёр намудани замин, қишишгардон, физодиҳӣ ба қишишзор, реҷаи обмонӣ, мубориза бар зидди қасалиҳо ва ҳашарот, ни-

гоҳдории тухмӣ дар анборҳонаҳо тавсияҳои иммиро пешниҳод намудем. Дар машғулиятҳо ба мавзӯи дурагакуни навъҳои картошка, ба даст овардани тухмии гибридиҳ аз қасалиҳо солим ва ба роҳ мондани системаи тухмипарварии ин зироати асосии хӯрокӣ дода шуд. Ба ҳусус ба мутахассисону дехқонони ҷавони ағон ҷараёни амалии гулпайванди зироати картошка писанд омад ва онҳо дар ин кор малакаи илмии амалии ҳешро мукаммал соҳтанд.

Мо инчунин ба иштирокчиён ин семинар доир ба парвариши истифодабарии ҳосили топинамбур (ноҳияи заминӣ), ки аз тарафи олимони тоҷик ҳаматарафа омӯҳта мешавад, майлумот додем, ки ҳело муғиф арзӣй гардид.

Дар муддати сафар мо аз фаъолияти қишоварзии дехқони таҷribanoki Ганҷbod Гулзори Farҳod, kи дар iҳtiyoraш bешtar aз 20 ga замини obiro doшt, didan namudem. In dehқon aз яk ga заминҳоi қishти gандum ҳosili 40-50 sentneri, karтошка - 300-400, seb - 100-150, sabzavotiҳo - 330-400 sentneriro ба dast meoyavadast va tamomni korҳoi saҳroӣ bo istifoda aз қuvvaи ҷorvoi ҳonagӣ ba ҷo ovarda mешavand. Maxsusan, tukhmakҳoi botanikӣ karтошка, ki az duragakuni namunaҳoi LT-8 x TS-15, ki az taraфи olimoni Marказi umumiҷaҳonii karтошка ba dast ovarda shuda and, natijahoi xub doda istodaand. In tukhmakҳoi botanikӣ dar vodiҳoi Raytu Zarafshoni Toҷikiстон niz omӯҳta shuda istodaand va baroи ba dast ovardani ҳosili balandi karтошка musoидat memonяд.

Дар анҷоми ин машваратом омӯзишҳои қormandoni Bунёdi Oғoҳon Afғonistoni va shunavan-dagoni kursi bozomӯzӣ ba Davlatu ҳukumat, olimonu mutakhassiso-ni Toҷikiстон, baroи chunin dastgiri-ri olimonu dehқononи aғon, kи onҳo ba chunin ҳamkorioi sud-mand ҳolo niёz dorand, minnat-dorii samimii ҳeshro baen namudand.

**Қурбонали ПАРТОЕВ,**  
доктори илмҳои қишишварзӣ,  
**Иматбек НИХМОНОВ,**  
роҳbari Barномаҳои  
Inkisiophi Bунёdi Oғoҳon

Занони даврони Истиқлол

## ГӯШТИ ГӯСФАНД БЕҲТАРИН ФИЗОСТ

Донишманди тоҷик таҳқиқи тозаи худро дар робита ба тарзи парварии гӯсфандон ба анҷом расонд.

Мудири озмоишиҳои таҳлили умумии Инститuti ҷорводории Академияи илмҳои қишишварзии Тоҷикистон Улуғӣ Ҷӯраев дар ҳамкорӣ бо гурӯҳе аз олимони ин соҳа Ҳайитов A.X., Ипполитова T.B. ва Курбонов K. маҷмӯаи таҳқиқотро таҳия ва таҳти номи "Ҳазмкуни в табодули моддаҳо дар гӯсфандон" ("Пищеварение и обмен веществ у овец") нашр кард, ки дар он пешниҳодҳо ҷолибе дар мавриди тарзи парвариши ин ҳайон, аҳамияти рушди гӯсфандпарварӣ дар шароити Тоҷикистон бар асоси пажӯҳишҳо ироа шудааст.

Номзади илмҳои биология Улуғӣ Ҷӯраев аз ҷумлаи ҷандани мӯҳаққидар Тоҷикистон аст, ки дар робита ба бахши ҷорводорӣ пажӯҳишҳо анҷом додааст ва шояд ягона нафаре бошад, ки мавзӯи ба назар мардана - таҳқиқи ҳосиятҳои гӯсфандонро пайгири мекунад.

Нашири ин таҳқиқи илмӣ дар ҳоле аст, ки ин донишманд ҳанӯз дар соли 1992 бо номи "Ҳазмшавӣ ва мубодилаи моддаҳои нитрогенӣ дар гӯсфандони думбадори ҳисорӣ ва гӯсфандони маҳинпаши мӯғизӣ вобаста ба меъёри равғаннокӣ физоз" рисолаи номзадӣ ҳимоя карда буд. Ин таҳқиқи тоза идомаи ҳамон мавзӯй буда, ба ҳадафи тақмili ин масъалaiи мӯҳим сурат гирифтааст.

Аз муаллимаи пурсидам: -Мақсад аз идомаи пажӯҳиш дар чист? Дар ҳоле ки бисерӯҳо ояндана соҳаи гӯсфандпарвариро норӯшан медонанд, шумо ин мавзӯро ба таври ҷиддӣ пайгири мекунад?

- Табииати Тоҷикистон ва ҳар қадом аз қишишарои минтақаи Осиёи Марказӣ шароити мусоид барои молдорӣ ва ба ҳусус гӯсфандпарварӣ дорад. Дар сурати истифода аз ин шароит ва дар амал ҷорӣ кардана натиҷаи таҳқиқоти илмӣ, ин соҳа даромади бештар барои қишишарои ҳоҳад овард.

Таҳқиқи наве, ки дар ин мавзӯй анҷом шуд, идомаи мантиқии ҳамон пажӯҳишҳои қабли буда, паҳлӯҳои тозаи масъаларо тақмил кардааст.

- Чаро гӯсфанди ҳисорӣ мавриди таваҷҷӯҳ ва таҳқиқи шумо қарор гирифтааст?

- Мо дар ҷараёни таҳқиқи ба ҳамаи намудҳои гӯсфанд таваҷҷӯҳ кардем. Ҳоло дар Тоҷикистон намудҳои гуногуни гӯсфанд парвариши мавҷӯҳанд, ки маъмултарини он ҳисорӣ, тоҷикӣ, қароқуӣ, ҷойдорӣ ва маҳинпаши аст. Зимни пажӯҳиш ба ҳосияту бартарииҳои ҳар қадоме аз ин навъҳои ҷорво рӯҷӯй намудаём. Он чӣ ки бар асоси таҳқиқи мӯқоисаҳои илмӣ ҳulosha aз пешниҳодҳо дар ин робита шудааст, ба парвариши ҳамаи ин навъҳо рабт дорад.

Мо дар ҷараёни таҳқиқи ба ҳамаи намудҳои гӯсфанд таваҷҷӯҳ кардем. Ҳоло дар Тоҷикистон намудҳои гуногуни гӯсфанд парвариши мавҷӯҳанд, ки маъмултарини он ҳисорӣ, тоҷикӣ, қароқуӣ, ҷойдорӣ ва маҳинпаши аст. Зимни пажӯҳиш ба ҳосияту бартарииҳои ҳар қадоме аз ин навъҳои ҷорво рӯҷӯй намудаём. Он чӣ ки бар асоси таҳқиқи мӯқоисаҳои илмӣ ҳulosha aз пешниҳодҳо дар ин робита шудааст, ба парвариши ҳамаи ин навъҳо рабт дорад.

Аммо гӯсфанди ҳисорӣ аз ҷиҳати гӯшту равғаннокӣ бартарии-



**Ш**АХРИ Москва ро боре замони донишчӯяям дидা будам. Чун ҳама сайё-

ҳони олам он замон мө бо ҳаяҷони хоса чониби Майдони Сурх давида будам ва то кунун ин шаҳру ин кишвар бо ҳамон сурати ошно ва шаҳомати хоса дар ёдам мондад.

Моҳи августи соли равон боз дар кӯчаҳои ин шаҳри бошукуҳ қадам мезанам. Бабиноҳои осмонбӯси Москва - Сити дида медӯзаму меандешам: Чунин биноҳо, ки дар аксар шаҳрҳои машҳури дунёанд, вижагиҳои Москваи хосро ба ҳам задаанд. Ин андешаи ман аст, валие чунин биноҳоро дар Пекину дигар шаҳрҳои Хитой, дар Истамбулу Анқаҳо, дар Олмону Прага ва албатта Ню-Йорку Парижу дигар чо ҳам метавон дид. Вале Майдони Сурх қадимаи Москва воқеан бо архитектураи ачибашдигар аст.

Он хеле ҷолиб асту назарро. Ҷашм ба рангу бор ва биноҳои хуштарҳи ин шаҳри овозадор ҳуд бехабар мондам, ки чизе ба таври хос таваҷҷӯҳамро мекашад. Дар аввал сарфаҳам нарафтам, ки он ҷизи бароям хеле ошнову азиз ҷист? Аҷабо, дар ин дӣёри дур аз Ватан қадом хотирае маро сӯи тифли мекашад? Ба фикр рафтам дамеву боз ба тамоши шаҳр дода шудам. Баъди ҷанде боз ҳамон манзараи бароям ошно маро сӯи кӯдакиам меҳонду ҳамоно дарк карда наметавонистам, ки чист. Зеро дар ин шаҳри бузург кам ҷизе буд, ки ба шаҳри ман, ба кишвари ман ба хонаи азизи ман Тоҷикистон шабоҳат дошта бошад. Вале як ҷизе буд, ки хотироти маро ба бозпас мекашанд, бо овони кӯдакӣ, валие ман бехabар.

- Ёғтам! - ноҳост андешаи ман бо овоз бурун шуду ҳамроҳам дар таҳайормонд, ки аз ҷайхонадорам.

- Осмон! Осмони соф. Осмони каб-кабуде, ки дар он абрҳои сафед дар шиноянд. Самои бегубори кабуди кабуд ва абрҳои хурду бузурги ширсон сафед! Ин осмон осмони кӯдакии ман буд. Осмоне, ки ним аср мӯқаддам ман аз абрҳои сафеду бегубораш ҳар гуна шаклҳоро дармейёфтам. Яке ба мӯсафеди нуронии сафедпӯше, ки модарам ҳазрати Хизраш ҳисоб мекард, монанд буду дигаре ба киштии сафед аз қитобҳои хондадам. Секомӣ қӯллаи барфпӯши кӯхено дар тасаввурам пайдо мекард, ки ҳанӯз надида будамаш. Чорумӣ гилеми сафеди дар парвозро, ки аз афсонаҳои модарам шунида будам, дар ҳаёлам ба ҳаракат медиравард, ки ҳудро боло дар он осмони кабуд тасаввур мекардам. Пораабре барраҷаи сафеди навзодамонро акс мекарду пораи дигаре риши бузу ҳамсоянро. Абрҳои калон-калони сафед дар ҳаёли ман побарҷо буданду абрпораҳо ҳамеша дар ҳаракат. Ман соатҳои дароз назора кардани онҳоро дӯст медоштам. Дар таҳайюлам ба онҳо ном мегузоштам, қиссаҳои бинависам, иншо кунам, эҷод нағоям. Шояд он абрпораҳои замони тифлии ман ба дуриҳои дур шинон кардаанд? Ба кишварҳои дигар дар киштии сафед ё гилеми парон нишаста раftаанд, ки онҳоро дигар намебинам? На, онҳо абрҳои осмони ман буданд, болои деҳаи мо маскан доштанд, онҳо аз мо буданд, аз ману дугонам Сурайё. Мо онҳоро танҳо ба ҳамдигар медодему мегирифтем, ба қасони дигар!

# ДАР ОРЗУИ ОСМОНИ СОФ

*Москва шаҳрест, ки бо 15 миллион аҳолӣ 24-соат дар он ҳаёт бетанаффус ҷӯши мезанад. Аз шумули он шаҳрҳои бузурги дунёст, ки ҳаракат дар он лаҳзае қатъ намегардад. Барои аҳолии хеш ва миллионҳо мөҳмомонҳои ҳаррӯза ин шаҳри 868-сола шароити хуби кору зиндагиро дорост.*

шиносомон номгузорӣ карда, мешандидем. Абрҳоро байни ҳуд тақсим мекардем. Ҳар қадоме мекӯшидем, ки абри зеботареро аз ҳуд кунем. Ҳатто абрҳоямонро ба ҳамдигар қарз мебодем.

Агар ҷое абрпораҳои сиёҳ пайдо шаванд, абрҳои сафедамонро ҳаёлан аз онҳо мегурезондем. Аз ғулҳои қоқи ҷанбаракҳо бофта ба сар мегузоштому ҳудро зебо карда ба абрпораҳо "савор" шуда ба сайри ҷаҳон мебаромадем. Оҳ, ҷай қадар абрҳои сафеди зиёд доштам. Ҷай қадар самои кабуди васеъ аз они мо буд. Ҷай қадар бегаму бепарво аз ҳавои тоза нағас мегирифтем, валие боре ба ғӯши хотиро ҳам намеомад, ки ин абрҳои ширсони сафед ва ин фазои кабуди ҳаҷудро замоне дигар мекобему нағеъбем. Оре, нағеъбем. Зеро замони мө бо суръати аз зуд ҳам зудтар пеш мераҳаду тараққиёти техника моро аз олами зебои табии дуру дурттар месозад, зеро онҳо абрҳои осмони кабуди мебуданд.

Ман ҳамакунун зиёд ба осмони Душанбе назар медӯзаму мешҳоҳам ақаллан як ғӯшияки онро каб-кабуд бубинам. Орзу дорам, як боракак ҳамон абрҳои ширмӯнанди замони ӯддамро боз бубинам. Тамонно дорам, як боракак ҷун даврони тифлии моро аз олами зебои табии дуру дурттар месозад, зеро онҳо абрҳои осмони кабуди мебуданд. Қиссаҳои ҳамакунун метавонам онҳоро бинависам, иншо кунам, эҷод нағоям. Шояд он абрпораҳои замони тифлии ман ба дуриҳои дур шинон кардаанд? Ба кишварҳои дигар дар киштии сафед ё гилеми парон нишаста раftаанд, ки онҳоро дигар намебинам? На, онҳо абрҳои осмони ман буданд, болои деҳаи мо маскан доштанд, онҳо аз мо буданд, аз ману дугонам Сурайё. Мо онҳоро танҳо ба ҳамдигар медодему мегирифтем, ба қасони дигар!

Бо умеди дарёftи осмони ка-

буд ва абрпораҳои кӯдакӣ мөхӯро ба осмони шаҳри Душанбе дида медӯзам, аммо ҳайҳот. Осмон тирадаргасту пораи абрҳои сафеде ҳам надорад. Само пурҷонгу ҳокистарист. Замини кабуди осмон бо ғулҳои сафеди абрӣ дигар дар фазои хони ман нест, ки нест. Шаб ба осмон нигоҳ мекунам то мөхӯру ситораро ҳудро бубинаму чун одати аҷодӣ муайян кунам, ки фардо боронист ё офтобӣ? Базӯр дар ин осмони бузурги шаҳрҳам як ё ду ситораро ҳира мебинам ва наметавонам боду ҳаворо даққӣ созам, зеро саморо гӯбор аз ҳуд кардааст. Чун борон меборад, ҳокборише ба сари мardum мерезад, ки дар куртаҳои сафедашон дод-дод мемонад.

Бегоҳӣ мошинро мешӯиву пагоҳӣ болои он суфраero мемонад, ки қадонуе нав ордашро бехтааст. Дар ҷанде соат болои мошини сиёҳро қабати гафси гарду гӯбори осмон ба пургай мепечонаду онро ҳокистарӣ мекунад. Дирӯz ба писарбачаи "мошиншӯяк" пул додам, ки мошинамро бишӯяд, ҳуд ба хонаи ҳуҷтарам даромада ду-се соат бо набераҳо нишастам. Баргаштам, мошин шустагӣ буд, валие ғӯё болояшро ҳоки сафед пошида бошанд, боз ифлос менамуд. Аз писарак суол кардам, ки то ҳол онро нашустай?

- Не, ҳолаҷон ин гарди ҳавост, ҳай кунед, парида мераҳаду.- гуфт беларвоёна.

Ҳай кардам мошинро воқеан "гард" парид бо ҳавои атроф, онро писараки мошиншӯй ҳарисона нағас мегирифт. Зеро ӯ ҳатто намедонад, ки ин ҷонги ҳаво аз чисту ба ӣавази 15-20 сомонӣ ба шушаш даромада ҷо оқибате ба бор меборад. Ҳар як қадонуи шаҳри Душанбе шикоят аз он дорад, ки рӯзи дароз хона тоза мекунаду саҳар боз ҳамон аҳвол. Болои телевизору мебел пур-пuri ҳоку ҷонгӣ.

- Пеши мөҳмомонҳо ҳичолат мешавем. Аз ин рӯ пеш аз дар маданашон зуд боз як бор бо лат-

таи тар ҳама чоро тамиз мекунем, - мегӯяд дугонаам Муҳаббат.

- Пардаро кӯдакҳо мечунбонанд. Ҳуди мошин гузаштагӣ барин ҷонг межеъад. Ҳар рӯз бо ҷонгашак хона тоза мекунем, дару тирезаҳои пластики ҷонғондаем, валие бесуд. Ҳама ҷо пур-пuri ҷонг, - мегӯяд ҳамкорам Шарофат Мирзоева.

- Мо як сол боз дар Душанбе зиндагӣ мекунем. Пештар дар шаҳри Кӯргонтеппа будему фикр мекардем бадтарин боду ҳаво дар он ҷост. Зеро тобистон шаҳр бӯй ғализе дарорд, ки тоқатфарсост. Ҳоҳе ба Душанбе ба хонаи мадарам мөмандему фикр мекардам, ки инҳо ҳам шаҳрӣ шудаанду ба тозагӣ ҳаҷамият намедиҳанд, ки хонаҳошон пурӣ ҷонг аст. Вале як сол боз ҳудам бо 3 дуҳтарам рӯзи дароз сеҳонагиамонро тоза мекунему боз ҳама ҷо пурӣ ҳоку ҷонг, боз тортаҳан. Аҷабо ҷаро ин қадар фазои ифлос касеро ба ташвиш намеборад? - суол мекунад Дилағуз Сафарова сокини ш. Душанбе.

Воқеан, магар маъсулини Қумитаи ҳифзи муҳити зист ҳам дар ҳамин шаҳр мезиянд ва аз ҳамин ҳаво нағас мегиранд? - мепурӯсанд одамон.

Бархе бар ин ақидаанд, ки ифлосии боду ҳавои шаҳри Душанбе аз ҳисоби мошинҳои зиёд аст. Вале он танбаҳои (пробки) ҷандинсаатаву овозадори шаҳри Москваи 15-миллионнафара гувоҳи он аст, ки дар он ҷо ҳазорҳо маротиба мошин аз ин ҷо зиёдтар аст. Вале осмони Москваро дар рӯзҳои офтобӣ қаб-кабуд дида мешаваду аз Душанберо на.

Бадшавии муҳити зисти пойтаҳт масъалае нест, ки онро битавон нодидар гирифт. Ин масъалаи ояндаи миллат, саломатии ҳалқ в сиҳатии наслҳои имрӯзу баъдинаи Тоҷикистон аст. Ҳоҳе, ки мо аз туризм ҳарф мезанем, бояд бидонем, ки дар ин замони рушди технология ҳеч иттилое аз касе пинҳон нест. Яъне, турист ба ҷо-

меравад, ки ақаллан ҳавои тоза дошта бошад. Пас онҳое, ки маблаг сарф мекунанду ба сафар мебароянд, албатта пешакӣ даққӣ мекунанд, ки аз қадом ҳавои нағас мегиранд. Ва умуман, ҷаро як шаҳрванди оддии як қишивари ҳукуқбунёд наметавонад бигӯяд ки: "Ман ҳавои тоза нағас гирифтам меконам, на заҳр!"

- Нисфишабӣ аз хонаи модарам шаҳри Ваҳдат ба Душанбе бармегардаму пеш аз дарвозаи ин қисмати Душанбе, бӯйи гализи газ табъамро ҳира мекунад. Манку бо мошин тез ин минтақаи бадбӯиро убур мекунам, валие фикр мекунам, ки аҳолии ин мавзӯъ буҷин бӯйи газ ҷо тавр мезиянд? - мегӯяд рӯзноманигор Шоира Раҳимҷон.

- Аз ин бӯйи газ мө дар корҳонаамон, ки дар километри нӯҳуми шаҳри Душанбе бойир аст, мудом сардарду дилбехӯзур. Бӯй газ он ҷунон саргаронгамон месозад, ки фикр карда наметавонем, ки карда наметавонем.

Ба ниҳодҳои даҳлдор муроҷиат кардем. Ҳамон соате, ки комиссия омад, бӯй набуд, онҳо чунин спрэвка навиштанд, ки ҳеч гуна бӯ нест. Ҳарчанд мө шоҳидӣ додем, валие ба додамон нарасиданд. Мегӯянд, ки дар ин мавзӯъ буҷин бӯйи газ меконад. Ҳама ҷо пур-пuri ҷонг, - мегӯяд ҳамкорам Шарофат Мирзоева.

- Азоби мо идома дорад, валие дигар ҷо кор карданамонро намедонем, - мегӯяд Маҳбуба Маҳмадовна мувонии директори ширкати "Умед- 88".

- Ҳар ҳоҳе аз афбаи Фахробод сӯи Душанбе мефароем, маро воҳимаи саҳти барои саломатии одамон, зер мекунад.

Болои Душанберо пардаи гафси ҷонгу губор пеҷонидааст, ки ҳатто осмонашро тира ба ҷашм метонанд. Ҳуб медонам, ки ин гарду ҷонгро мө нағас мегирем. Фарзандону наберагони ман, аҳолии шаҳр онро нағас мекашанд. Аҷабо, ба шуши ҳар қадоми мо чи миқдор ҳоку ҷонг ҳамарӯза фурӯ мераҳад, - мегӯяд Савринисо Юсурова сокини ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ

Сокинони тарафи шимолии пойтаҳт аз пардаи гафси семанти фазои хонаву дарашон солиёни зиёдё дар ташвишанд. Вале ин ташвиш гӯё танҳо мушкили онҳост. Ба абрҳои сафеди осмони кабуди Москва ба олам диде медӯзам. Ба ёди осмони софи кишварам орзу мекунам, ки он фазо баргардад. Осмони бегубори шаҳрамро пазмон шудам...

Кумитаи ҳифзи муҳити зист ҷо мегуфта бошад?

Хуринисо АЛИЗОДА



БА ШАРАФИ 700-СОЛАГИИ МИР САЙИД АЛИИ ҲАМАДОНӢ

# Одоби оиладорӣ ва тарбияти фарзанд

дар "Захират-ул-мулук"-и Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ

Дар ҳар асру замон оила барои ояндаи насли наврас хишти аввали бунёди қасри маънавиёт ба ҳисоб меравад. Тарбияи солими фарзандон, парвариши рӯхиёти нек ва ахлоқи ҳамида дар онҳо беш аз ҳама ба фазои маънавӣ - ахлоқии ҳонавода, мухити солими иҷтимоӣ ва барномаи комили фарҳангӣ ва ё таълимӣ, ки ҳамсоз бо фитрати инсон бошад, ниёз дорад.

**М**ИР Сайд Алии Ҳамадонӣ дар китоби "Захират-ул-мулук" дар бораи муносабати зану шавҳар ва тарбияи фарзанд ба ҳусус муҳаббату дӯстӣ, муносабатҳои дохили оиласӣ, ҳурмату эҳтироми яқдигар тарбияти дурусти фарзанд қӯшиш ба ҳарҷ дода, роҳҳои рафъи мушкилоти оиласвиро то ҷое ҳал намудааст. Қобили зикр аст, ки асоси таълимоти ахлоқии Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ оид ба муносабатҳои зану шавҳарӣ ин дӯстиву рафо-

таълим аҳамияти зиёде дода махсус қайд намудааст, ки ба шавҳар лозим аст, ки на фақат ҳуд таълим бигирад, балки аҳли оилаи ҳудро низ таълим дода, онҳоро соҳиби илму маърифат гардонад.

Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ нақши падару модар ва устодро дар тарбия фарзанд муҳим доноста, таъқид менамояд, ки онҳо бояд аҳли ҳайр ва салоҳ бошанд, то ки таъсири неки онҳо ба фарзанд гузарад. "Эй азиз, бидон, ки фарзанд амонати Ҳақ аст назди модару падар ва мутолибту дар ҳуқуқи ин амонат дар мачмай қиёмат ҳоҳад буд ва вуҷуди ин амонат оинаест, ки сувари ҷамеи нақоис ва камолотро қобил аст ва ҷавҳари ҳақиқати ўро бар ҳарҷ майл диҳанд, бад-он моил гардад. Агар модару падар ва устоду муаллими ўз аҳли ҳайр ва салоҳ бошанд, осори салоҳи эшон дар вай росих гардад ва аз осори илму тақво натиҷаи ў шавад ва некбахти ду ҷаҳон гардад ва модару падар ва устоду муаллими дар савоби ў шарик бошанд. Ва агар модару падар ва устоду муаллими ў фосиқ бошанд, осори зулмат, фисқ, ғафлат ва ҷаҳли онон дар ниҳоди фарзанд мустаҳкам гардад ва мубошарати



ҳаё аст. Чун дар ҳолати тамиз тифл шармгин бувад, ин нишони саодатро ғанимат шумуранд ва дар тарбияти ў саъи балиғ намоянд".

Ҳамадонӣ бар ин андеша аст, ки одоби таомхӯрӣ низ ба фарзанд аз ҳурдсолӣ омӯзонида шавад. "Ва аввал сифате аз сифоти замима, ки дар тифл зоҳир мешавад, шира аст бар ҳурдан. Бояд ки одоби таом ҳурдан, ўро таълим кунанд ва бисёр ҳурданро дар ҷашми ў зишт гардонанд ва аз ҳаҷира кардани таом манъ кунанд ва ба исор фармоянд ва қӯдакони бисёрҳоро ро пеши ў сарзаниш кунанд ба бисёр ҳурдан, то он сифат дар вай шикаста шавад".

Дигар сабаби дарди шикам заҳролудшавии мейда аз ҳӯрок (масмумияти ғизой) аст. Ин ҳолат бештаро вақт дар пайи ҳурдан ҳар навъ ҳӯроки шабмонда (ӯй дар хона ва чӣ дар ошонаҳои сарироҳӣ, ғоҳе ҳангоми сафарҳо) пеш меояд.

Дарди шикам дар ин ҳолатҳо, нишонаи он аст, ки бо ҳӯрок ба шиками шумо микроби стафилококи ворид шуда ва шикамро заҳролуд кардааст. Дар ин маврид ҳамзамон бо дарди шикам дилбехӯзӣ, қайкунӣ, дарунравӣ, баланд шудани таб, ташнагӣ ба мушоҳид мераад.

Дар ҷунун ҳолат маслиҳат аст, ки бояд аз ҳурдан ҳар навъ ҳӯрок муддати як рӯз ҳуддорӣ кунед.

Доруи шикамдард низ дар ин ғуна вазъияти кам таъсир ҳоҳад дошт. Агар имкон дошта бошед, беҳтараш чойи алафӣ аз ҷумла чойи зардгулак ва пудинчай бинӯshed.

Барои ҳам ҷавонон ва ҳам бузургсолон як сабаби дигари дарди шикам ташдиidi илтиҳоби мейда ва кушода шудани заҳми мейда аст.

Дар ин ғуна ҳолатҳо ҳуддорӣ аз кори ҷисмонӣ ва нигоҳ доштани оромӣ ва ҳатто ба ҷойғаҳ дароз қашидану дам гирифтан аз ҷораҳои кам кардани дарду азоб аст.

Ҳатман аз ҳурдан ҳар навъ ҳӯроки саҳт ва рӯғanӣ



қат, самимияту амонатдорӣ, муҳаббату эҳтиром, тозагию озодагӣ ва илмомӯзиро ташкил мебиҳад.

Шоҳи Ҳамадон мардонро даъват менамояд, ки нисбати занону бонувони хеш меҳрубон ва ҳайроҳ бошанд. Ин донишманди нуктасанҷ сабаби асосии вайрон шудани оилаҳоро дар муносабати нодурусти байни зану шавҳар мебинад. Агар зану шавҳар дар муносабату мӯширати хеш ҳурмату эҳтироми яқдигаро ба ҷой оварда, ҳуқуқҳои яқдигарро риоя намоянд, метавонанд як оилаи ҳушбахтро ташкил намоянд.

Адид бар ин андеша аст, ки кас бояд ҷой дар масруфоти ғизой ва ҷой дар пӯшидани либос ба истроғорӣ роҳ надиҳад. Ҳар моле, ки аз андозаи кифояти аҳли ҳонавода зиёд бошад, ба муҳтоҷону бечорагон ҳада намояд. Ба

физқ, зулм, фитна, учеб (ҳавобаландӣ) ва кибр табъи ў шавад ва бадбахти ду ҷаҳон гардад ва модару падар ва устоду муаллими ҷумла дар исми (гуноҳи) ў шарик бошанд".

Шоҳи Ҳамадон луқмаи ҳалолро низ дар тарбияи фарзанд муҳим шуморида мефармояд: "Ва луқмаи ҳаромро ғизои ў насозанд, чи ҳар тифл, ки бадани ў дар ҳурдӣ ба шир ва луқмаи ҳаром тарбият ёбад, зулмати ҳабосати он ҳаром табъи ўро торик ва мukaddar (тира) гардонад ва дар ҳолати ҷавонӣ майли ў ҳама ба шарру маосӣ бошад".

Адид дар қӯдак парваридани ҳисси шармгириро дар ҳурдсолӣ зарур шуморида онро дар оянда сабаби саодатманд гардидан ў медонад: "Ва ҷун тифл ба ҳадди тамиз расад, бояд, ки кул муроқби ҳоли ў бошанд, ки аввал нишоне аз осори саодат дар тифл

нанд ба бисёр ҳурдан, то он сифат дар вай шикаста шавад".

Дар барои нигоҳ доштани қувваи ҳофизаи қӯдакони ҷавонӣ мешавад: "Дар овони таҳсил ҳар рӯз як соат тифлро дар лаъбу бозӣ рӯҳсат диганд, то айш ба вай мунағғас (талҳ) нагардад ва табъи ў дар ӯтидидол бимонад ва қуввати закои ў ботил нагардад".

Аз суханони дар боло зикр шуда, ба ин ҷавонӣ мераесем, ки андешаҳои аҳлоқӣ ва тарбияни Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ агарҷонде қарнҳо пеш гӯфта шуда бошад ҳам, имрӯз низ ҷавобӣ замони мо ба ҳисоб рафта, баҳри баланд бардоштани сифати тарбияти насли наврас мадад расонида метавонад.

**Илҳомиддин ДАВЛАТОВ,**  
ходими Институти забон,  
адабиёт, шарқшиносӣ ва мероси  
хаттии ба номи Рӯдакӣ

## Тандурустӣ

Пайдо кардани касе, ки боре азоби дарди шикамро надида бошад, мушкил аст. Дарди шикам садуяк сабаб дорад. Маъмуртари дарди шикам ба далели аппендитсит ва дарҳои вобаста ба заҳми мейда авҷ мегирад.

# ШИКАМДАРДРО ЧОРА ЧИСТ?

**А**ГАР дарди шикам бо сих задан ҳамроҳ бошад ҳарорат баланд шавад ва ҳолати дил бехӯзурву қай кардан дар пай дошта бошад, ҷунин як дард ҷиддӣ буда, ҳатман даҳолату ёрии дуҳтурро мекоҳад. Якроҳи дигари санҷидани шиддату ҷиддӣ будани дард, санҷиш ба шевави маъруф ба "нишонаи Щеткин" аст. Шикамро оҳиста зер мекунем ва дастро якбора мегирем. Агар нафари шикамдард аз дарди тоқатфарсо фарӯд занад, донед, ки мушкил бе ёрии дуҳтур ҳал намешавад.

Орзуи онро дорем, ки ба ин ғуна ҳолат кам гирифтор шавед. Фақат тавсия ин аст, ки агар ҷунин ҳолате пеш ояд, то вақти ба дуҳтур бурдани бемор ва ё расидан ў ба манзили шумо ҳеч наవъи дору бояд истеъмол нашавад.

Дигар сабаби дарди шикам заҳролудшавии мейда аз ҳӯрок (масмумияти ғизой) аст.

Ин ҳолат бештаро вақт дар пайи ҳурдан ҳар навъ ҳӯроки шабмонда (ӯй дар хона ва чӣ дар ошонаҳои сарироҳӣ, ғоҳе ҳангоми сафарҳо) пеш меояд.

Дарди шикам дар ин ҳолатҳо, нишонаи он аст, ки бо ҳӯрок ба шиками шумо микроби стафилококи ворид шуда ва шикамро заҳролуд кардааст.

Дар ин маврид ҳамзамон бо дарди шикам дилбехӯзӣ, қайкунӣ, дарунравӣ, баланд шудани таб, ташнагӣ ба мушоҳид мераад.

Шахсе, ки як шабонарӯз танҳо тарбуз мекунад.

Аммо интиҳоби дурусти тарбузи расида маҳорат металабад.

Бандаки тарбузи расида дар бутааш ҳушк мешавад, Мутаасифона, дар солҳои аҳир одат шудааст, ки соҳибкорон

тарбузро бармажал мечинанд ва барои он ки гаронтар фурӯшанд дар бозору сари роҳҳо бо дили пур ҳамон як наҳро гузашта мешинанд, зеро бовар доранд, ки тарбузи нимҳом ба зудӣ вайрон намешавад.

Пӯсти тарбуз, ки хуб пухта бошад, нағис мешавад ва онро ба осонӣ бо ноҳун метавонҳат қашид.

Таҳияи  
**Ю. СОЛЕХ**



Ба қавли ҳакимони  
пешин забон яке аз  
воситаҳои муколама  
буда, ба зумраи  
аҷоиботи оғариниш  
шомил мегардад.

Забон танҳо ба инсон, ки  
дорои ақл аст, марбут буда,  
ба сурати пораи гӯште мебо-  
шад. Воқеан ҳам ҳарчи дар  
вучуди инсон ва ё дар адам  
(нестӣ) бошад, зери тасарру-  
фи забон қарор ҳоҳад гирифт.  
Ба ибораи дигар ҳар чизе, ки  
ҳаст ва ё нест забон аз онҳо  
иборат месозад, зеро забон но-  
иби ақл буда, ҳеч чизе аз ито-  
ати ақл берун шуда намета-  
вонад. Ҳар чизе дар ақлу ҳаё-  
ли инсон ояд, забон онро баён  
мекунад.

Дигар аъзои бадани инсон  
чунин нестанд. Барои мисол  
чаҳаш факат мебинад, гӯш бо-  
шад овозро мешунавад, ле-  
кин забон ба мисли дил дар  
тамоми бахшҳо ҷой мейбад  
ва доир ба онҳо чизе баён  
месозад. Забон дар муқобили  
дил қарор дошта, бисёр сурат-  
ҳоро аз вай мегирад ва баъ-  
зеи онҳоро ба дил мерасо-  
над. Масалан, агар инсон ба  
забон ҳар ҷо ҳадаре зорӣ ку-  
над ва мағҳумҳои гуногун ис-  
тифода бурда, суханҳои на-  
вҳагарӣ рондан гирад, дил аз  
вай сифати андӯҳ ва сӯзу гу-  
дозро гирифта, бухори оташу

# Офати забон

дил қасди димог мекунад ва  
ба ҷашм омадан мегирад. Ҳан-  
гоме ки инсон суханҳои тарабу  
сифатҳои некро ба забон орад,  
дар дили вай ҳарорати нишо-  
ту шодӣ падид ҳоҳад омад.  
Лекин, вақте ки инсон суханҳои  
дурушту қабех гӯяд, дили ўро  
торикий фаро ҳоҳад гирифт.  
Агар инсон сухани дурӯғ гӯяд,  
дили вай низ сиёҳ шуда, ҳеч  
вақт падидаҳоро рост наҳоҳад  
дид. Бузурге гуфтааст: "Дил  
рост набошад, то забон рост  
набошад".

Ҳусайн Воязи Кошифӣ дар  
пандномаи хеш таҳти унвони  
"Футуватномаи сultonӣ" дар ху-  
суси одоби сухан овардааст:

Бидон, ки шарафи одами  
ба нутқ аст ва ҳар кӣ дар нутқ  
адаб риоят нақунад, аз ин  
шараф бебаҳра бошад.

Барои он ки нутқ ба савоб  
(сухани рост) бояд ва илло  
хомӯший беҳ, аз он бувад. Чу-  
нонки шайх Саъдӣ фармуда:

**Баҳоим ҳамӯшанду**  
гӯё башар,  
**Забон баста беҳтар, ки**  
гӯё ба шар.

Ва дар сухан гуфтан ҷандин  
адаб аст, ки шайху голиби  
риоят бояд кард ва ҷандин  
адаби дигар аст, ки нозilon  
(шахси то мартабаи шайх ра-  
сида) нигоҳ бояд дошт. Агар

пурсанд, ки адаби голибин дар  
сухан гуфтан ҷанде аст, бигӯй,  
шаш: Аввал, он ки сухан фа-  
роҳури (муносиби) ҳоли ҳар  
кас гӯяд:

**Бо ёри нав аз гами**  
куҳан бояд гуфт,  
**бо ў ба забони ў сухан**  
бояд гуфт.

Дуюмон, ки ба путғ сухан

гӯяд, на ба унғ (дурушти).  
Сеюм, он ки дар вақти сухан  
гуфтан ҳандон ва шукуфон бо-  
шад, на турушрӯу гирифта.  
Ҷаҳорум, ҷандон сухан ба мұ-  
стамеъи (шунавандаи) он гӯяд,  
ки ба малоли хотири эшон на-  
анчомад. Панҷум, сухан гӯяд,  
ки манғифати дунё.. дар он бо-  
шад. Шашум, то сухане тамом  
байёр (қадр) набошад, бар за-  
бон наронад, ки сухани бузур-  
гон ба мұсаба (монаанди) тухм  
аст ва агар тухм фосиду бе-  
магз бошад, дар ҳар замин, ки  
афтад, нарӯяд ва аз ў манғи-  
ате ба ҳосил нарасад.

Агар пурсанд, ки адаби но-  
зилон дар сухан ҷанде аст,  
бигӯй ҳашт: Аввал, он ки то аз  
вай сухан напурсанд, нагӯяд.  
Дуюм, дар вақти сухан гуфтан  
овоз баланд нақунад. Сеюм,  
ба ҷапу рост нангарад. Ҷаҳо-  
рум, ғарозомез ва киноят на-  
гӯяд. Панҷум, дар рӯи шуна-  
ванда начаҳад ва сухани саҳт

нагӯяд. Шашум, то фикр наку-  
над, сухан нугӯяд, то пушай-  
мон нашавад. Ҳафтум, дар

миёни сухани мәрдуми сухан  
дарнаёрад ва сухани гӯяндаро  
мунқатеъ (бурида) нагардонад.

Ҳаштум, бисёр нагӯяд, ки би-  
сёр гуфтан нишонаи анда-  
кақлӣ аст, чунончи Шайхи Ган-  
ҷанишин дар "Лайливу Мачнун"  
фармояд:

**Кам гӯю гузидга гӯй чун дур,**  
То з-андаке ту ҷаҳон  
шавад пур.

**Лоғ аз сухани чу**

дур тавон зад,

Он хишт булад, ки пур

тавон зад.

Об арчи басе зулол ҳезад,

Аз ҳӯрадани пур малол

ҳезад...

Агар пурсанд, ки ба ҷӣ за-  
бон сухан мегӯй, бигӯй, ба за-  
бони сидқ. Агар пурсанд, ки

сухан ба қадом гӯш мешунавӣ,  
бигӯй ба гӯши қабул.


Агар пурсанд, ки сухан аз  
ту аст ё ту аз суханӣ, бигӯй, ман  
аз суханам ва сухан аз ман аст,  
ки меваи дарахти инсонӣ су-  
хан аст.

Агар пурсанд, ки сухани  
нек қадом аст, бигӯй, ки аз он  
нағъ ба касе расад. Агар пур-  
санд, ки бад қадом аст, бигӯй,  
он ки аз он зараре ба касе оид  
шавад.

Дар робита ба гуфтаҳои  
боловетавон ҳулоса кард, ки  
ҳар як инсоне, ки меҳоҳад ах-  
лоқи накӯ дошта бошад ва  
дар байни мәрдум обрӯ ва  
иззату маҳбубиятро ба даст  
орад, бояд аз шарру оғатҳои  
забон ҳазар қунад, ки бузург-  
тарин фазилат дар ин роҳ  
хомӯший аст.

Давом дорад

А. АРДАШЕР



# КОРХОНАИ ЗОДАИ ИСТИКЛОЛ

12

сентябри соли 2000 барои мардуми ин куҳандиёر ид болои ид буд. Дар доираи ҷашнгири рӯзи Истиқлолият зимни боздида, Президенти мамлакат Эмомали Рахмон корхона ба ғаъолият оғоз намуд. Пас аз як соли ғаъолияти ҶСП "Оби Зулол" дар озмуни истеҳсолкунандагони об дар шаҳри Беркли Спрингзии штати Колорадои ИМА, ки дар он чор ҳазор истеҳсолкунандагони об аз тамоми дунё ширкат доштанд, ғолиби ҷоизаи "Интихоби ҳалқ" гашта, бо медали тилло сарфароз гардонида шуд. Ин комёбӣ нахустин ҷомеаи меҳнатии коргоҳо рӯҳбандан ва ба сӯи дастовардҳои навин раҳнамун соҳт. Соли 2002 бошад, корхона сазовори мукофоти "Барои саҳми бузург доштан дар RC Cola International" гашт. Солҳои минбаъда - 2004, 2007, 2008 низ дар миёси ҷаҳонӣ чунин эътирофо сазовор гашта, ба гирифтани ҷоизаҳо номилгардид. Соли 2013 дар намоишҳои шаҳри Нижний Новгороди Русия ҳафт намуди маҳсулоти корхона соҳиби панҷ медали тилло ва ду медали нӯкра гардид. Дар озмуни умумиҷумҳуриявии "Брэнди сол-2013" бошад, соҳиби ҷоизаи тиллои "Куллаи Шараф" шуд. Соли ҷорӣ дар баргузории ярмаркаи минтақавии савдо "Сүғд-2015" Сипосномаи Раиси вилоят Абдураҳмон Қодирроҳо соҳиб шуд.

Дар тӯли ғаъолият маймурият ва ташкилоти ибтидоии ҲХДТ дар наҳди ҶСП "Оби Зулол" таҳти дастуру супоришиҳои Президенти қишвар, Раиси ҳизб Эмомали Рахмон амал намуда, сиёсати хирадмандони онро сармашки кори ҳуд карда, мақсад гузошт, ки ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти корхона зиёд гардад. Дар ин давра панҷ хати пешқадами технологӣ -ҳатҳои технологияи истеҳсоли обҳои ташнашикан (дую дар шаҳри Истаравшан ва якто дар Душанбе), хати технологияи истеҳсоли шаҳдӯ шарбат ва хати технологияи коркарди меваю сабзавотро бунёд намуд, ки имрӯзҳо ғаъолияти босамар дорад. Дар ифтиҳои ҳамаи ин ҳатҳои технологӣ Президенти қишвар, Ҷаноби Олий Эмомали Рахмон ширкат варзидааст.

Бояд зикр намуд, ки дар пешрафта шукурои корхона саҳми бузурги роҳбарӣ шӯрои директорон Рӯстам Болтаев хеле қалон мебошад. Маҳз ҷаҳонбинии васеъ, кордонӣ, ҳисси масъулиятиносӣ, дӯстдории

Истиқлолият неъмати ҳеле бузург ва пурарзиш барои мардуми тоҷик аст, ки Ҳудованд ато намудааст. Дар ин даврони соҳибиистиклолӣ корхонаҳои бузурге арзи вуҷуд намуда, ки барои беҳтар гаштани некӯаҳволии мардум, таъмин гаштани онҳо бо ҷойҳои нави корӣ ҳиссаи босазое доранд. Яке аз ин корхонаҳо дар Истаравшан бунёд шуда аст, ки бо номи ҶСП "Оби Зулол", Тоҷикистони азизамонро, ки макони обҳои нӯшидани шифобаҳш мебошад, дар як муддати кӯтоҳ ба ҳориҷи қишивар машҳур гардонид.

ин Ватани муқаддаси аҷодӣ имкон дод, ки ба ўва коргоҳи азизаш ҷунин комёбихо насиб гардад.

Дар корхона ҳоло 437 нафар коргарон ғаъолият доранд, ки ҳисоби миёнаи маоши онҳо 2758 сомониро ташкил медиҳад. Дар давоми ҳашт мояни соли ҷорӣ 56 ҷойи нави корӣ ташкил гардида, истеҳсоли б намуди маҳсулоти нав роҳандозӣ карда шуд. Дар ин давра ба маблаги 122.7 млн сомонӣ, яъне ба миқдори 44.9 млн. литр маҳсулот истеҳсол гардид. Баланд бардоштани сифати маҳсулоти мақсади асосии маъмуратии корхона мебошад. Имрӯз, ки Тоҷикистони азизи мо узви Созмони Умумиҷаҳонии Савдо гаштааст, моро лозим мояд, ки барои дар бозори ҷаҳонӣ ҳаридор пайдо намудани молу маҳсулоти ҳуд талош варзем. Маҳсулоти корхона ба талаботи стандартҳои байнамиллалини ISO, НАССР ҷавобӣ буда, ин имкон медиҳад, ки ҷалби ҳаридорони бурунмарӣ мутобиқати зиёдтар бошад. Корхона дорои сертификати мутобиқи системи менемҷменти сифат мебошад. Имрӯз корхона бо давлатҳои ИМА, Белорусия, Русия, Франсия, Ҷексия, Қазоқистон, Қирғизистон, Ӯзбекистон ҳамкориҳои мутақабилан муфид дорад.

Саҳми корхонаи ҶСП "Оби Зулол" дар иҷрои нақши қисми даромади андози маҳалӣ ва вилоят низ назаррас аст. Дар ҳамин давра ба бечет 66.3 млн. сомонӣ пардоҳт карда шудааст, ки аз он андозоҳо -34.5 млн. сомонӣ, андози иҷтимоӣ, -2.6 млн. сомонӣ ва пардоҳти гумrukӣ - 29.2 млн. сомонӣ мебошад. Аз соли ташкилёбиаш бошад, ба маблаги

915.7 млн. сомонӣ маҳсулот истеҳсол намуда, ба буҷаи давлат 330.8 млн. сомонӣ пардоҳт кардааст.

Дар пешрафти корхона саҳми мутахассисон Эҳсонулуло Кароматуллоев, Абдуманнон Самадов, Абдувурис Қобилов, Азизулло Азизов, коргарон Нурулло Абдуллоев, Дишод Самандаров, Ҳасан Солиев ва дигарон, ки ба рушди нишондихандои иқтисодӣ ва тақвият бахшидани ҳарҳои созандагии бунёдкорӣ камари ҳиммат бастаанд, ҳеле қалон аст. Инчунин дар нумӯи ин коргоҳ сиёсӣ директори ҶСП "Оби Зулол" Нуриддин Обидҷонов, ки 13 сол коргоҳро сарварӣ намуд, саҳми бузург дорад.

Хоҳо бошад, мудирияти корхонаро узви ғаъолият ҲХДТ, вакили мардумӣ дар Мачлиси вакилони ҳалқи шаҳри Истаравшан Фаёз Султонов ба уҳда дорад. Дар даврава ғаъолияти кории ўд шаҳри Душанбе коргоҳи замонавии истеҳсоли нӯшоқиҳои ташнагишикан, ки лоиҳаи наҷбатии ҶСП "Оби Зулол" ба ҳисоб меравад, наслбу васл гардид. Иқтидори истеҳсолии он дар як соат 20,000 дона мебошад. Дар ифтиҳои он низ Президенти қишиҷон Ҷомонӣ Ҳамроҳ ширкат меварзад.

Ин коргоҳ дар останони ҷаҳонӣ мубораки 15-солагиаш қарор дорад. Кормандони ҶСП "Оби Зулол"-ро барои ба амал татбиқ намудани нишондҳои симпозиуми байнамиллалини "Об - барои ҳаёт" талош меварзанд, бо ин ҷаҳон табриқ намуда, комёбихои беш аз беш таманно дорем.

**Муаззама АБДУВАҲҲОВОВА,**  
и. Истаравшан



**Минбари ҳалқ**  
Сармуҳаррӣ  
Бахтиёр ҲАМДАМОВ

Рӯзномаи ҷаҳонӣ ҷоҳи 1994 таҳти раками 309 дар Вазорати фарҳанги Чумхурии Тоҷикистон ба қайд гирифта шудааст. Ба хотири гуногунандешӣ матолибе низ нашр мешаванд, ки идораи рӯзнома зимиҳан метавонад бо муаллифон ҳамакӯда набошад ва масъулияти онро ба дӯш напарад.

Идораи нашрия навиштаҳои муаллифонро дар шакти ҷаҳонӣ дар ҳаҷми то 4 саҳифаи хуруфи Times New Roman 14 қабул мекунад.

**БАРОИ МАЪЛУМОТ:**  
Дастгоҳи КИМ ҲХДТ - тел: 224-23-90, 224-83-72, 224-49-29, 221-63-21, факс: 224-27-59  
www.tribun.tj E-mail: minbarihalk@bk.ru

Рӯзномаи ҷаҳонӣ ҷоҳи 1994 таҳти раками 309 дар Вазорати фарҳанги Чумхурии Тоҷикистон ба қайд гирифта шудааст. Ба хотири гуногунандешӣ матолибе низ нашр мешаванд, ки идораи рӯзнома зимиҳан метавонад бо муаллиfon ҳамакӯda набoшad ва masъuлиati onro ba dӯsh naparad.

Идораи нашрия nавишtaҳoи muallifonro dар shakti ҷaҳoni dар ҳaҷmi to 4 sahifai xurufi Times New Roman 14 kabul mekanad.

**БАРОИ МАЪЛУМОТ:**  
Дастгоҳи КИМ ҲХДТ - тел: 224-23-90, 224-83-72, 224-49-29, 221-63-21, факс: 224-27-59  
www.tribun.tj E-mail: minbarihalk@bk.ru

Обуна-2016

- Агар аз муҳимтарин воқеоти қишиҷон Ҷомонӣ Ҳамроҳ ширкат ҳоҳед.
- Агар бо ҷаҳрҳои мондагори сиёсиву фарҳанги Ҷомонӣ Ҳамроҳ ширкат ҳоҳед.
- Агар аз дастовардҳои илмӣ, техники Ҷомонӣ Ҳамроҳ ширкат ҳоҳед.
- Агар ба мушкилоти масъалаҳои дигу мубрарни ватани худ бетараф нестед.
- Агар мавқеи ҲХДТ-ро дар ҷомеа ӯстувор дидан ҳоҳед, пас,

## ба ҳафтаномаи

**Минбари ҳалқ**  
НАШРИЯИ МАҶАЗИИ ҲИЗБИ  
ҲАЛҚИ ДЕМОКРАТИИ ТО҆ҖИСТОН

**обуна шавед!**

## МУШТАРИЁНИ ГИРОМИ!

Маблаги обуна ба ҳафтанома 90 сомониро ташкил медиҳад. Маблагҳои обунаро метавонед ба тарики нақдӣ ва ғайринакдӣ ба суратҳисоби ҲХДТ, ба воситаи шӯъбаҳои "Амонатбонк" гузаронед...



**СУРАТҲИСОБИ МО:**  
ҲИЗБИ ҲАЛҚИИ ДЕМОКРАТИИ ТО҆ҖИСТОН  
ИНН 020001728,  
С/Ҳ 20202972000473101000,  
Кор/сч. 20402972316264  
МФО 350101626.

Дар идораи амалиёти БДА ҔТ-“Амонатбонк”

## САФИ ҲАВОДОРОНӢ «МИНБАРИ ҲАЛҚ» МЕАФЗОЯД

Ҳизбиёни шаҳри Рӯғун ва ноҳияи Тоҷикобод дар пайравӣ ба ҳамтоёни худ аз ноҳияи Ҷиргатол дар маъррака имсолаи "Обуна-2016" ба рӯзномава маҷаллаҳои даврӣ, баҳусус ҳафтаномаи "Минбари ҳалқ" ғаъоланд. Тавре раисони кумитаҳои иҷроияи Ҳизби Ҳалқи Демократии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияи номбурда телефонӣ иттилоҳ доданд, дар арафаи таҷлили ҷаҳон 24-солагии Истиқлолияти давлатӣ ҷорӣ Ҳамроҳ ширкат меварзад. Баргузории сӯхбату мулоқот бо мардумони қасбу кори гуногун доир ба дастовардҳои соҳибиистиклолии Ватан, ҷалби занону ҷавонон ба корҳои ҳизбӣ ва давра ба давра афзун намудани сафи ҳаводоронӣ ҳизб миёни қишиҷои мухталифи ҷомеа маҳаки асосии ғаъолияти аъзои комичроиҷро ташкил медиҳад. Масъулони кумитаҳои иҷроияи ҲХДТ изҳор доштанд, ки имрӯзҳо сафи иштиёқмандони ҳафтаномаи "Минбари ҳалқ" ба маротиб зиёд шудааст.

«МХ»

Дастгоҳи КИМ ҲХДТ ва Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ВМКБ нисбати даргушашти Раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Ишқошим  
**МУРОДАЛИЕВ АҚДОДХОН,**  
ки солҳои тӯлонӣ дар сафи ҳизб соғдилона ғаъолияти наਮудааст, саҳт андӯҳғин буда, ба аҳли байти марҳум аз даргоҳи Ҳудованд сабри ҷамил ҳоҳонанд.

Дар шумораи № 36 ҳафтаномаи "Минбари ҳалқ", саҳифаи 15 дар сарлавҳа ба ҷои "Аз қулбори таъриҳ", "Аз ҳаёт бузурғон" раftast, ки иштиҳои техники буда, бо ариз маъзарат аз муштариёни ҳафтанома ҳоҳиш менамоем, ки шакли дурустӣ он ба инобат гирифта шавад.

Муовини сармуҳаррӣ оид ба тиҷорат:  
Хусрав Дӯстов

### ҲАЙАТИ ЭҶДӢ:

Котиби масъӯл: Маъруфҷон Махмудов  
Муҳаррири масъӯл: Алиҷон Ҷургаев  
Ҳабарнигорон: Солеҳ Юсуфов, Азamat Dӯstov, Ҳуринисо Ализода, Ибодуллоҳи Тоҳир, Мавҷуда Соҳибназарова, Гулҳоҳ Мадимарова  
Масъули чоп: Мирзоали Юнусов  
Ҳуруғчион: Ҷамила Аҳмадова, Гуландон Раҷабова  
Мусаҳхех: Сабоҳат Ҳудоёбрекова, Сураттир. Тӯхтамурод Рӯзиев  
Саҳифабанд: Фирдавс Тауշаров

НИШОНИИ МО:  
734018, ш. Душанбе,  
хӣбони Саъдии  
Шерозӣ, 16.  
Индекси обуна:  
68910

Макони чоп:  
нашриёти  
«Шарқи озод».

Төъдоди нашр:  
48952 нусха



Навбатдор: А.Дӯстов